



**ПАХТАКОРӢ ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР СОЛҲОИ 1991, 2019– 2024
маҷмӯаи оморӣ**

**Хлопководство в
Республике Таджикистан
за 1991, 2019- 2024 г.г.
*статистический сборник***

**АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**
Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан

ПЕШГУФТОР

Дар маҷмӯаи омории мазкур нишондиҳандаҳои асосие, ки соҳаи пахтакории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар солҳои 1991, 2019-2024 тавсиф менамоянд, нашр карда мешаванд, маълумот дар бораи замини кишти пахта, истеҳсол ва ҳосилнокӣ аз рӯи навъҳо дар сатҳи вилоятҳо ва ноҳияҳо, андохтани нуриҳои минералий ва органикӣ ба замини кишти пахта, мавҷудияти шумораи мошинҳои пахтаний оварда шудаанд.

Дар маҷмӯа аломатҳои шартӣ қабул шудаанд:

- - нишона мавҷуд нест
- ... - маълумот нест
- 0,0 - начандон бузург

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем статистическом сборнике публикуются основные показатели, характеризующие хлопководство Республики Таджикистан за 1991, 2019-2024 гг, приведены данные о посевных площадях хлопчатника, о производстве и урожайности по сортам в разрезе областей и районов, внесении минеральных и органических удобрений под посев хлопчатника, наличии хлопкоуборочных машин.

В сборнике приняты условные обозначения:

- - явление отсутствует
- ... - данных не имеется
- 0,0 - небольшая величина

Ҳайати таҳририя:

Редакционная коллегия:

Нурмаҳмадзода Ҷ. - Раиси ҳайати таҳририя - Председатель редакционной коллегии

аъзоёни ҳайати таҳририя: - члены редакционной коллегии:

Асо Н. А., Мирзоён Н.Р., Назарзода З., Курбонов С.М.,
Қосимов Ҳ.М., Таширфзода Қ., Қамарзода Ҳ., Собирзода Н., Нацибуллоев А.,
Асматбекзода Ф.Я., Курбонов Н., Бегова Ҳ.

© Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2025

© Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2025

**МУНДАРИЧА
СОДЕРЖАНИЕ**

Қисми чамъбастӣ	
Сводный раздел.....	5
Нишондихандаҳои асосии рушди соҳаи пахтакорӣ	
Основные показатели развития хлопководства.....	6
Майдони кишти пахта	
Посевные площади хлопчатника	9
Таносуби замини кишти пахта дар минтақаҳои ҷумҳурий	
Удельный вес посевной площади хлопчатника по регионам республики.....	10
Замини кишти пахтаи маҳиннаҳ	
Посевные площади хлопчатника тонковолокнистых сортов	11
Истифодаи нуриҳои минералӣ ба замини пахта ба ҳисоби моддаҳои гизодиҳанда	
Внесение минеральных удобрений в переводе на действующие вещества под хлопчатник.....	12
Заминҳои кишти пахта, ки нуриҳои минералӣ андохта шудааст, бо фоиз	
Удобренная площадь хлопчатника минеральными удобрениями, в %	13
Заминҳои кишти пахта, ки нуриҳои органикӣ андохта шудааст, бо фоиз	
Удобренная площадь хлопчатника органическими удобрениями, в %	14
Истифодаи нуриҳои минералӣ ба 1 га замини пахта	
Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посева хлопчатника	15
Истифодаи нуриҳои органикӣ ба замини пахта	
Внесение органических удобрений под хлопчатник	16
Чамъоварии ҳосили пахта	
Валовой сбор хлопка - сырца	19
Дараҷаи ҳосилнокии пахта дар солҳои 2019 - 2024 нисбат ба соли 1991, ба ҳисоби фоиз	
Уровень урожайности хлопка - сырца за 2019 - 2024 гг по сравнению с 1991 годом, в %.....	20
Ҳосилнокии пахта - Урожайность хлопка - сырца.....	21
Дараҷаи ҳосилнокии пахтаи навъи маҳиннаҳ дар солҳои 2019 - 2024, нисбат ба соли 1991, бо фоиз	
Уровень урожайности хлопка- сырца тонковолокнистых сортов за 2019- 2024 гг, по сравнению с 1991 годом, в %	22
Аз ҷумла ҷамъоварии ҳосили пахтаи навъи маҳиннаҳ	
В том числе валовой сбор хлопка - сырца тонковолокнистых сортов	23
Ҳосилнокии пахтаи навъи маҳиннаҳ	
Урожайность хлопка - сырца тонковолокнистых сортов	24
Замини кишт, ҷамъоварӣ ва ҳосилнокии пахта дар солҳои 1991, 2019 - 2024	
Площадь, валовой сбор и урожайность хлопка - сырца за 1991, 2019 - 2024 г.г.....	25
Замини кишт, ҷамъоварӣ ва ҳосилнокии пахтаи навъи маҳиннаҳ дар солҳои 1991, 2019 - 2024	
Площадь, валовой сбор и урожайность хлопка - сырца тонковолокнистых сортов за 1991, 2019 - 2024 г.г.....	26
Истехсоли пахта аз рӯи навъҳо дар ҷумҳурий дар соли 1991, бо фоиз	
Производство хлопка- сырца по сортам в республике в 1991 году, в %.....	33

Пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Истеҳсоли пахта аз рӯи навъҳо дар ҷумҳурӣ дар соли 2024, бо фоиз	
Производство хлопка- сырца по сортам в Республике в 2024 году, в %	40
Истеҳсоли пахта бо навъҳо	
Производство хлопка - сырца по сортам	41
Истеҳсоли пахтаи маҳиннаҳ аз рӯи навъҳо дар ҷумҳурӣ дар соли 1991, бо фоиз	
Производство тонковолокнистого хлопка – сырца по сортам в Республике в 1991 году, в %.	48
Истеҳсоли пахтаи маҳиннаҳ аз рӯи навъҳо дар ҷумҳурӣ дар соли 2024, бо фоиз	
Производство тонковолокнистого хлопка – сырца по сортам в Республике в 2024 году, в %.	48
Истеҳсоли пахтаи маҳиннаҳ бо навъҳо	
Производство тонковолокнистого хлопка - сырца по сортам.....	49
Таносуби пахтаи навъи I-II дар ҳаҷми умумии истеҳсоли пахтаи маҳиннаҳ	
Удельный вес хлопка – сырца I-II сортов в общем объеме производства тонковолокнистых сортов.....	56
Таносуби замини кишти пахтаи маҳиннаҳ дар ҳаҷми умумии замини кишти пахта	
Удельный вес посевов хлопчатника тонковолокнистых сортов к общей площади посева хлопчатника.....	57
Ҳарочоти об ба 1 гектар замини кишти пахта	
Расход воды на 1 гектар посевной площади хлопчатника.....	58
Ҳамаи намуди тамғаҳои техникаи кишоварзӣ	
Сельскохозяйственная техника всех марок	60
Автомобилҳои боркаш	
Грузовые автомобили	60
Ҷдакҳои тракторӣ	
Тракторные прицепы	61
Испорҳои тракторӣ	
Плуги тракторные.....	61
Мошинҳои пахтаниӣ	
Хлопкоуборочные машины	62
Нармкунакҳои тракторӣ	
Культиваторы тракторные	62
Мошинҳои қуракгундор	
Куракоуборочные машины	63
Пахтачӯдакунакҳо	
Вороҳоочистители хлопка	63

I. ҚИСМИ ҶАМЬБАСТИ

I. СВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

**НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ РУШДИ
СОҲАИ ПАХТАКОРИ**

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОДСТВА**

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Замини кишти пахта ҳамагӣ, ҳаз. га	298,8	185,7	185,4	173,7	181,5	166,3	170,7	Посевная площадь хлопчатника - всего, тыс. га
аз ҷумла: пахтаи навъи маҳиннаҳ	62,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	в том числе: тонковолокнистых сортов
Таносуби кишти пахтаи маҳиннаҳ дар майдони умумии кишти пахта, фоиз	20,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Удельный вес посевов тонковолокнистого хлопчатника в общей посевной площади посевов хлопчатника, %
Истеҳсоли пахта-ҳамагӣ, ҳаз. тонна	819,6	403,0	396,0	388,8	404,6	344,3	253,7	Производство хлопка-сырца всего, тыс. тонн
аз он ҷумла:								в том числе:
навъи I	497,9	316,9	303,5	298,6	305,7	266,0	194,2	I сорт
навъи II	148,1	38,4	42,6	53,5	67,2	45,7	39,7	II сорт
навъи III	79,6	23,2	24,3	28,1	20,6	20,6	12,5	III сорт
навъи IV	72,0	22,5	22,8	7,0	8,5	8,9	7,0	IV сорт
навъи V	22,0	1,9	2,8	1,6	2,6	3,1	0,3	V сорт
Истеҳсоли пахтаи навъи маҳиннаҳ-ҳамагӣ, ҳаз. тонна	189,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	Производство хлопка-сырца тонковолокнистых сортов - всего, тыс. тонн
аз он ҷумла:								в том числе:
навъи I	115,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	I сорт
навъи II	36,1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,01	II сорт
навъи III	18,3	0,1	0,1	-	-	-	-	III сорт
навъи IV	14,8	-	-	-	-	-	-	IV сорт
навъи V	5,0	-	-	-	-	-	0,02	V сорт

**НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ РУШДИ СОҲАИ ПАХТАКОРИЙ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОДСТВА**

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҳосилнокии пахта-ҳамагӣ, сентнер аз 1 га	27,4	21,8	21,4	22,4	22,3	21,1	15,1	Урожайность хлопка-сырца всего, ц/га
Ҳосилнокии пахтаи навъи маҳиннаҳ, сентнер аз 1 га	30,2	15,0	15,4	18,8	14,4	25,4	15,1	Урожайность хлопка-сырца тонковолокнистых сортов, ц/га
Ба замини пахта ба ҳисоби моддаҳои ғизодиҳанда нуриҳои минералӣ андохта шуд – ҳамагӣ, ҳаз. тонн	131,0	34,4	29,5	28,6	28,9	30,9	24,7	Внесено минеральных удобрений в переводе на действующие вещества под хлопчатник - всего, тыс. тонн
Заминҳои пахта нисбати замини умумӣ, ки нуриҳои минералӣ андохта шудааст, ба ҳисоби фоиз	71,4	99,4	99,0	98,3	94,0	99,7	96,7	Удобренная минеральными удобрениями площадь хлопчатника, в % от общей площади посева
Ба 1 гектар кишт нуриҳои минералӣ андохта шудааст, кг	1288,0	186,3	160,5	167,6	169,3	186,4	149,8	Внесено на 1 гектар посева минеральных удобрений, кг
Бо нуриҳои органикӣ ғизо дода шуд, ҳаз. тонна	301,5	25,6	27,3	27,2	35,9	41,8	25,5	Внесено органических удобрений, тыс. тонн
Ба 1 гектар кишт нуриҳои органикӣ андохта шуд, тонна	1,2	0,9	0,9	1,2	1,5	1,5	0,9	Внесено органических удобрений на 1 гектар посева, тонн

**НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ РУШДИ
СОҲАИ ПАХТАКОРӢ**

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВОДСТВА**

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Заминҳои пахта бо нуриҳои органик ғизо дода шудааст, бо фоиз	96,0	15,2	16,6	12,6	12,9	16,8	16,3	Удобренная органическими удобрениями площадь хлопчатника, в процентах
Микдори техникаҳои ҷамъоварии ҳосили пахта дар оҳири сол, адад								Наличие хлопкоуборочной техники на конец года, единиц:
Мошинҳои пахтачинӣ	3011	70	95	45	34	30	18	Хлопкоуборочных машин
Мошинҳои куракғундор	1030	26	16	20	14	13	13	Куракоуборочных машин
Пахта - ҷудокунакҳо	2019	86	28	27	16	16	16	Ворохочистителей хлопка

**II. ЗАМИНИ КИШТ, ИСТИФОДАИ НУРИҲОИ МИНЕРАЛИЙ ВА
ОРГАНИКӢ, ИСТЕҲСОЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ДАР
МИНТАҚАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**II. ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ, ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ,
ПРОИЗВОДСТВО И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПКА – СЫРЦА ПО
РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**



ЗАМИНИ КИШТИ ПАХТА

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ХЛОПЧАТНИКА

га

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	298835	185671	185435	173770	181542	166326	170705	Республика Таджикистан
ш. Душанбе	7	1	-	8	22	6	35	г. Душанбе
ВМҚБ	-	-	-	16	-	-	-	ГБАО
вилояти Суғд	88445	58455	58186	49679	57159	48101	49520	Согдийская область
н. Ашт	9394	6231	6002	6183	6323	6038	5984	Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н. Айнинский
н. Деваштич	-	102	-	-	-	-	-	р-н. Деваштичский
ш. Конибодом	9410	6006	5964	5594	5402	4557	5088	г. Канибадам
н. Б.Гафуров	13380	8402	8354	7740	8028	7560	8299	р-н. Б. Гафуров
н. Зафаробод	17523	14354	14282	11160	13943	11172	10390	р-н. Зафараабадский
н. Мастчоҳ	17399	11634	11763	8890	12540	9556	10130	р-н. Матчинский
н. Ҷ. Расулов	12720	5702	5796	4070	4852	3858	4002	р-н. Дж.Расурова
н. Спитамен	8619	6007	6015	6027	6031	5360	5627	р-н. Спитамен
ш. Истаравшан	-	16	10	15	39	-	-	г. Истаравшан
ш. Панҷакент	-	-	-	-	-	-	-	г. Пенджикент
ш. Исфара	-	1	-	-	-	-	-	г. Исфара
Вилояти Ҳатлон	189510	122097	124175	121236	121694	116216	119462	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	5632	3000	3074	3070	2345	2135	2287	г. Куляб
н. Восеъ	12142	7047	7535	7550	7550	7483	6400	р-н. Восейский
н. МСА	-	-	-	-	-	-	-	р-н. МСА
Ҳамадонӣ	9046	5606	5874	5950	5900	5819	5837	Ҳамадони
н. Фарҳор	13936	9617	9674	9570	9650	9080	9700	р-н. Фарҳорский
н. Темурмалик	400	-	-	-	-	-	-	р-н. Темурмаликский
н. Дангар	3556	4370	4587	4680	4850	4990	5018	р-н. Дангаринский
н. Ҳурӯсон	6540	4312	4374	4374	4326	4276	4306	р-н. Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	11927	8000	8074	8100	8000	8020	8040	р-н. А. Джами
ш. Ҷоҳтар	-	310	273	300	261	250	239	г. Ҷоҳтар
н. Қӯшониён	16457	11300	11300	11321	11321	10820	10860	р-н. Қӯшониёнский
н. Ваҳш	13474	9500	9574	8449	9402	9440	9460	р-н. Ваҳшский
ш. Левакант	-	1010	1084	1080	1080	1030	1030	г. Левакант
н. Дустӣ	12519	7048	7574	7321	7603	7420	7732	р-н. Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	14813	9300	9874	9900	9789	9807	9810	р-н. Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	12022	8350	7424	6840	7200	6066	7490	р-н. Джайхунский
н. Панҷ	10507	6500	6674	6404	6410	6301	6722	р-н. Пянҷский
н. Шаҳритус	16585	5250	5380	5400	5400	5535	5128	р-н. Шаҳритусский
н. Қубодиён	13502	7501	7574	7200	7317	5789	7532	р-н. Қубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	-	3120	3224	3240	3240	3128	3106	р-н. Н. Ҳусрав
н. Ёвон	16452	10956	11028	10487	10050	8827	8765	р-н. Ёвон
НТҶ	20873	5118	3074	2832	2667	2003	1688	РРП
ш. Турсунзода	8925	1520	1176	943	862	703	552	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	8355	2500	1214	1208	1100	820	689	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	350	201	360	401	217	271	р-н. Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	3593	561	354	232	185	108	96	р-н. Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	187	129	89	119	155	80	г. Ваҳдат

ТАНОСУБИ ЗАМИНИ КИШТИ ПАХТА ДАР МИНТАҚАҲОИ ҶУМҲУРӢ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ ХЛОПЧАТНИКА ПО РЕГИОНАМ
РЕСПУБЛИКИ



**ЗАМИНИ КИШТИ ПАХТАИ МАХИННАХ
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ХЛОПЧАТНИКА
ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ**

(гектар - гектаров)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	62600	248	200	200	200	185	185	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	3360	-	-	-	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт	1715	-	-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	1645	-	-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	-	-	-	-	-	-	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	-	-	-	-	-	-	-	р-н Зафарабадский
н. Маҷтоҳ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	-	-	-	-	-	-	-	р-н Дж.Расурова
н. Спитамен	-	-	-	-	-	-	-	р-н Спитамен
Вилояти Ҳатлон	59240	248	200	200	200	185	185	Ҳатлонская область
н. Восеъ	497	-	-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. М.С.А.								р-н М.С.А.
Ҳамадонӣ	979	-	-	-	-	-	-	Ҳамадони
н. Фарҳор	2446	-	-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	203	-	-	-	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	1041	-	-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ	3472	-	-	-	-	-	-	р-н А. Джами
ш. Боҳтар	-	-	-	-	-	-	-	г. Боҳтар
н. Қӯшониён	7260	-	-	-	-	-	-	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	4814	200	-	-	-	185	185	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	3983	-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ.Балҳӣ	5412	-	-	-	-	-	-	р-н Дж.Балҳӣ
н. Ҷайхун	5573	-	-	-	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	7173	-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	8090	-	-	-	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	8065	-	-	-	-	-	-	р-н Қубодиенский
н. Ҳусрав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	232	-	-	-	-	-	-	р-н Явонский
НТҶ	-	-	-	-	-	-	-	РРП
ш. Турсунзода	-	-	-	-	-	-	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	-	-	-	-	-	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	-	-	-	-	-	-	г. Ваҳдат

**ИСТИФОДАИ НУРИХОИ МИНЕРАЛӢ БА ЗАМИНИ
ПАХТА БА ҲИСОБИ МОДДАҲОИ ФИЗОДИҲАНДА**
**ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПЕРЕВОДЕ
НА ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ПОД ХЛОПЧАТНИК**

(ҳаз. тонна - тыс. тонн)


	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	131,0	34,4	29,4	28,6	28,9	30,9	24,7	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	64,6	9,0	8,5	8,1	8,7	7,8	2,2	Согдийская область
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Айнӣский
н. Ашт	5,4	1,2	1,0	1,0	1,0	0,9	1,3	р-н Аштский
н. Деваштич	-	-	-	-	-	-	-	р-н Деваштичский
ш. Конибодом	5,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,1	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	10,1	1,2	3,9	3,6	3,7	3,5	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	19,7	1,0	1,2	1,2	1,7	1,3	0,1	р-н Зафарабадский
н. Маҷтоҳ	16,6	-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	10,3	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	2,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,3	р-н Спитамен
Вилояти Ҳатлон	61,2	24,1	20,3	20,0	19,7	22,8	22,1	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	г. Қуляб
н. Восеъ	4,0	1,4	1,4	1,6	1,6	3,0	1,2	р-н Восейский
н. Темурмалик	0,1	-	-	-	-	-	-	р-н Темурмаликский
н. М.С.А.								р-н М.С.А.
Ҳамадонӣ	2,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	Ҳамадони
н. Фарҳор	4,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,7	р-н Фарҳорский
н. Дангара	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	4,0	3,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	р-н А. Джами
н. Ҷоҳтар	-	-	-	-	0,1	0,1	0,05	г. Ҷоҳтар
н. Қӯшониён	5,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	4,3	2,7	1,6	1,6	1,6	2,4	2,4	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	г. Левакант
н. Дустӣ	4,3	1,4	1,3	1,2	1,2	2,1	2,1	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	5,0	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	3,5	2,9	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	р-н Ҷайхунский
н. Панҷ	3,3	0,6	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	5,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	р-н Шаҳритуский
н. Кубодиён	4,5	0,9	1,2	1,2	0,7	0,8	0,9	р-н Кубодиёнский
н. Н.Хусрав	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	р-н Н. Хусрав
н. Ёвон	5,3	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	р-н Явонский
НТҶ	5,2	1,3	0,6	0,5	0,5	0,3	0,4	РРП
ш. Турсунзода	1,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	1,6	1,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	г. Гиссар
н. Шаҳринав	1,0	0,01	-	0,04	0,03	0,01	0,03	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	1,2	0,1	0,1	0,04	0,04	0,05	0,04	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	0,02	-	-	-	0,01	0,01	г. Ваҳдат

ЗАМИНҲОИ КИШТИ ПАХТА, КИ НУРИҲОИ МИНЕРАЛИ АНДОХТА ШУДААСТ


бо фоиз

УДОБРЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ХЛОПЧАТНИКА МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ

в %



ЗАМИНҲОИ КИШТИ ПАХТА, КИ НУРИҲОИ ОРГАНИКӢ АНДОХТА ШУДААСТ
бо фоиз
УДОБРЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ХЛОПЧАТНИКА ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ
в %



**ИСТИФОДАИ НУРИҲОИ МИНЕРАЛИ
БА 1 ГЕКТАР ЗАМИНИ ПАХТА**
**ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА**

(бо кг, моддаҳои гизодиҳанда – в кг, действующего вещества)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1288	186	161	168	169	186	150	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	419	154	151	172	187	164	50	Согдийская область
ш. Ашт	332	198	207	188	166	156	228	г. Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Айни
ш. Конибодом	413	466	160	160	160	160	15	г. Канибадам
н. Б. Faфуров	409	92	469	464	465	465	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	304	-	87	103	119	119	2	р-н Зафарабадский
н. Маҷҷоҳ	493	-	2	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	553	111	121	155	150	148	67	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	416	92	130	130	126	155	60	р-н Спитамен
н. Деваштич	-	356	-	-	-	-	-	р-н Деваштич
ш. Истаравшан	-	58	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
Вилояти Ҳатлон	320	197	164	165	162	196	185	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	310	159	167	167	219	240	224	г. Кулъаб
н. Восеъ	330	200	187	217	217	400	192	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ	280	180	172	172	174	176	208	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	310	112	133	111	115	123	180	р-н Фарҳорский
н. Дангаро	280	180	167	170	170	166	165	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	310	185	185	185	192	215	214	р-н Ҳурӯсон
ш. Боҳтар	-	200	168	168	193	200	218	г. Боҳтар
н. А. Ҷомӣ	340	403	168	167	170	170	187	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	350	151	161	163	163	163	162	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	320	288	167	189	170	250	250	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	50	167	166	166	190	190	г. Левакант
н. Дустӣ	340	200	167	167	163	281	270	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	340	200	169	169	171	171	171	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	290	349	167	167	162	200	162	р-н Джайхунский
н. Панҷ	310	97	152	145	145	156	156	р-н Пянҷский
н. Шаҳритӯс	320	180	180	180	181	176	193	р-н Шартусский
н. Кубодиён	330	115	166	167	102	131	118	р-н Кубодиенский
н. Н.Хусрав	-	184	178	177	177	177	179	р-н Н. Хусрав
н. Ёвон	320	141	141	141	141	164	154	р-н Явонский
НТҶ	549	328	201	188	289	156	214	РРП
ш. Турсунзода	-	195	185	316	122	169	374	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	100	427	252	111	90	141	145	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	194	94	136	208	54	18	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	449	174	164	180	-	440	445	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	95	125	-	-	-	-	г. Ваҳдат

**ИСТИФОДАИ НУРИХОИ ОРГАНИКӢ
БА ЗАМИНИ ПАХТА**
**ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
ПОД ХЛОПЧАТНИК**

(хаз. тонна – тыс. тонн)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	301,5	25,6	27,3	27,2	35,9	41,8	25,5	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	176,9	18,4	17,4	17,9	20,5	28,3	12,0	Согдийская область
н. Ашт	2,2	1,2	0,9	1,0	0,9	1,0	10,1	р-н Аштский
ш. Конибодом	125,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	г. Канибадам
н. Б. Ғафуров	5,6	11,4	11,4	11,3	12,9	11,6	-	р-н Б. Ғафуров
н. Зафаробод	24,9	0,8	0,6	1,1	1,4	1,0	-	р-н Зафараабадский
н. Мастҷоҳ	16,8	-	-	-	-	9,9	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	-	1,0	1,0	1,1	1,3	1,4	0,5	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	-	3,5	3,0	3,0	3,6	3,0	1,4	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	-	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
ш. Исфара	1,1	-	-	-	-	-	-	г. Исфара
Вилояти Ҳатлон	107,4	5,6	8,2	9,2	15,0	13,1	13,1	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	3,3	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	г. Куляб
н. Восеъ	7,2	-	-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА.								
Ҳамадонӣ	5,2	2,4	-	-	-	-	-	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	7,9	1,3	1,3	2,4	8,4	5,9	5,9	р-н Фарҳорский
н. Дангара	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	3,7	1,8	1,9	1,9	1,9	2,5	2,5	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	7,0	-	-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	10,0	-	-	-	-	-	-	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	8,0	-	-	-	-	-	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	0,1	0,07	г. Левакант
н. Дустӣ	7,0	-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	8,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	6,1	-	-	-	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	6,1	-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	9,3	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	р-н Шартусский
н. Қубодиён	7,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	р-н Қубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	-	0,2	0,2	-	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	9,0	-	-	-	-	-	-	р-н Яванский
НТҶ	17,2	1,6	1,7	0,2	0,4	0,4	0,4	РРП
ш. Турсунзода	-	-	-	-	-	-	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	0,4	1,1	1,3	0,2	-	0,1	0,2	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	0,1	-	0,02	0,01	-	0,03	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	16,8	-	-	-	-	-	-	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	0,4	0,4	-	0,4	0,3	0,2	г. Ваҳдат

**ИСТИФОДАИ НУРИҲОИ ОРГАНИКӢ
БА 1 ГЕКТАР ЗАМИНИ КИШТИ ПАХТА**
**ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА**

(тонна – тонн)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1,2	0,9	0,9	1,2	1,5	1,5	0,9	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	5,9	2,0	2,1	2,5	2,6	3,1	1,3	Согдийская область
н. Ашт	1,4	1,4	1,8	2,0	1,4	1,7	5,2	р-н Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Айнинский
ш. Конибодом	16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	16,8	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	0,3	3,1	2,7	4,0	4,3	3,9	-	р-н Зафараабадский
н. Маҷтоҳ	1,5	-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	4,7	0,8	0,7	4,0	2,3	2,1	0,8	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	4,3	1,9	2,2	2,1	2,5	1,0	0,5	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	-	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
ш. Исфара	-	-	-	-	-	-	-	г. Исфара
Вилояти Ҳатлон	0,6	0,3	0,4	0,6	1,0	0,7	0,7	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,3	г. Куляб
н. Восеъ	0,6	-	-	-	-	-	-	р-н Восеъский
н. МСА Ҳамадонӣ	0,6	-	-	-	-	-	-	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	0,6	0,2	0,2	3,3	5,0	1,2	0,6	р-н Фарҳорский
н. Дангара	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	0,6	1,0	0,7	0,7	0,7	1,0	0,6	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	0,6	-	-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	0,6	-	-	-	-	-	-	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	0,6	-	-	-	-	-	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	4,2	2,1	2,1	3,6	0,1	г. Левакант
н. Дустӣ	0,6	-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	0,6	-	-	-	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	0,6	-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	0,6	-	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	р-н Шартусский
н. Қӯбодиён	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	р-н Кӯбодиенский
н. Н. Ҳусрав	0,5	0,4	0,4	-	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	0,6	-	-	-	-	-	-	р-н Яванская
НТҶ	0,3	8,7	14,1	1,1	2,4	3,0	2,2	РРП
ш. Турсунзода	-	7,0	5,5	-	-	-	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	0,4	9,1	22,2	1,1	1,3	1,2	1,2	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	2,8	-	2,0	-	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	0,2	-	-	-	-	-	-	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	16,4	14,2	-	-	-	-	р-н Ваҳдат

III. ҶАМЪОВАРИИ ҲОСИЛИ ПАХТА

III. ВАЛОВОЙ СБОР ХЛОПКА - СЫРЦА


ЧАМЬОВАРИИ ҲОСИЛИ ПАХТА
(дар вазни кондитсионӣ)
ВАЛОВОЙ СБОР ХЛОПКА – СЫРЦА
(в кандисионом весе)

(тонна - тонн)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	819616	403008	396015	388804	404657	344350	253735	Республика Таджикистан
ш. Душанбе	-	1	-	17	40	11	14	г. Душанбе
Вилояти Суғд	237710	30283,3	112607	112608	125206	110582	86100	Согдийская область
н. Ашт	21146	15890	13579	19239	18129	15341	9607	р-н Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Айнинский
н. Деваштич	-	5	-	-	-	-	-	р-н Деваштический
ш. Конибодом	25969	14039	11656	9525	9773	9776	7821	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	36618	18449	15648	19313	19755	19117	15892	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	40072	29862	25215	24689	28676	21703	18228	р-н Зафарабадский
н. Маҷтоҳ	50722	25605	23045	15789	23240	21323	16388	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	39608	12977	10760	10555	11215	8645	7333	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	23575	13602	12680	13465	14353	14677	10831	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	117	24	33	64	-	-	г. Истаравшан
ш. Исфара	-	37	-	-	-	-	-	г. Исфара
Вилояти Ҳатлон	528005	266789	277221	270002	273230	229089	164827	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	14080	6908	6995	6982	6944	4943	3059	г. Куляб
н. Восеъ	32963	14600	16890	17113	17793	9400	5462	р-н Восеъский
н. МСА Ҳамадонӣ	26852	12806	13523	13739	13946	8525	5758	Ҳамадони
н. Фарҳор	30443	19187	19184	13111	22518	15164	6921	р-н Фарҳорский
н. Темурмалик	663	-	-	-	-	-	-	р-н Темурмалик
н. Дангаро	5895	9555	10001	10974	11366	11382	9568	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	16768	9821	10258	9897	9997	10030	5733	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ	35511	18188	18488	18490	18660	14844	9668	р-н А.Ҷомӣ
ш. Ҷоҳтар	-	717	711	708	700	589	598	г. Ҷоҳтар
н. Қӯшониён	50174	25062	25790	25794	26366	23910	16157	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	38867	15622	21696	21630	22609	20513	16256	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	2332	2450	2453	2537	2487	2503	г. Левакант
н. Дустӣ	37109	16742	16983	18161	17812	20991	19632	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	44995	19748	19738	20128	16092	19098	9937	р-н Дж.Балҳӣ
н. Ҷайхун	27510	18991	16827	16827	17307	13252	14492	р-н Джайхунский
н. Панҷ	30464	14779	15195	13578	14820	4655	2877	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	44090	12106	12282	12283	12565	9588	7821	р-н Шаҳритусский
н. Қубодиён	42934	17388	17320	15629	9968	10892	9787	р-н Қубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	-	7143	7500	7335	7541	4402	3511	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	48687	25095	25396	25170	23690	24425	15087	р-н Ёвон
НТҶ	53901	9507	6187	6177	6181	4668	2794	РРП
ш. Турсунзода	25758	2922	2119	2075	2125	1656	858	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	19657	4783	2660	2729	2520	1953	1221	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	758	440	788	882	473	360	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	8486	752	633	381	332	231	178	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	292	335	203	323	355	177	г. Ваҳдат

ДАРАҶАИ ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ДАР СОЛҲОИ 2019 - 2024
НИСБАТИ СОЛИ 1991 БА ҲИСОБИ ФОИЗ

УРОВЕНЬ УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПКА-СЫРЦА ЗА 2019 - 2024 ГГ
ПО СРАВНЕНИЮ С 1991 ГОДОМ В %



ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА


УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПКА - СЫРЦА

(сентнер аз 1 га - центнеров с 1 гектара)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии								Республика
Тоҷикистон	27,4	21,7	21,8	21,4	22,3	21,1	15,1	Таджикистан
ш. Душанбе	-	-	-	21,3	17,8	19,1	4,1	г. Душанбе
Вилояти Суғд	26,9	22,5	21,6	22,7	21,9	24,5	17,7	Согдийская область
н. Ашт	-	21,6	22,6	31,1	28,7	27,4	16,1	р-н Аштский
н. Айнӣ	22,5	-	-	-	-	-	-	р-н Айнинский
н. Деваштич	-	11,5	-	-	-	-	-	р-н Деваштический
ш. Конибодом	27,6	23,4	19,5	17,0	18,1	22,4	15,4	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	27,4	21,6	18,7	25,0	24,6	29,4	19,2	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	22,9	21,1	17,7	22,1	20,6	20,6	17,5	р-н Зафараабадский
н. Мастчоҳ	29,2	22,0	19,6	17,7	18,5	22,3	16,2	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	31,1	22,8	21,4	25,9	23,1	23,6	18,3	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	27,4	22,6	21,1	22,3	23,8	30,3	19,2	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	24,3	23,7	21,7	-	-	-	г. Истаравшан
ш. Исфара	-	45,8	-	-	-	-	-	г. Исфара
Вилояти Ҳатлон	27,9	21,9	22,3	22,3	22,5	19,7	14,0	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	25,0	23,0	22,8	22,7	29,6	23,2	13,4	г. Куляб
н. Восеъ	27,1	20,7	22,5	22,7	23,6	12,6	8,5	р-н Восеъский
н. МСА Ҳамадонӣ	29,7	22,8	23,0	23,1	23,6	14,7	9,9	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	21,8	20,0	20,0	13,7	23,3	16,7	7,1	р-н Фарҳорский
н. Темурмалик	16,8	-	-	-	-	-	-	р-н Темурмалик
н. Дангара	16,6	21,9	21,8	23,4	23,4	22,8	19,1	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	25,6	22,8	23,5	22,6	23,1	23,5	13,3	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	30,6	22,7	22,9	22,8	23,3	18,5	12,0	р-н А. Джами
ш. Ҷоҳтар	-	23,1	22,9	23,6	26,8	23,6	25,1	г. Ҷоҳтар
н. Кӯшониён	30,5	22,2	26,0	22,8	23,3	22,1	14,9	р-н Кӯшониёнский
н. Ваҳш	28,9	16,4	22,9	25,6	24,0	21,7	17,2	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	23,1	22,7	22,7	23,5	24,1	24,3	г. Левакант
н. Дустӣ	30,2	23,8	22,5	24,8	23,4	28,3	25,4	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	31,0	21,2	20,2	20,3	16,4	19,5	10,1	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	23,7	22,7	22,8	24,6	24,0	21,8	19,1	р-н Джайхунский
н. Панҷ	29,0	22,7	22,8	21,2	23,1	7,4	4,3	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	26,6	23,1	23,1	22,7	23,3	17,3	15,2	р-н Шартусский
н. Кубодиён	31,8	23,2	23,0	21,7	13,6	18,8	13,0	р-н Кубодиёнский
н. Н.Хусрав	-	22,9	23,5	22,6	23,3	14,1	11,3	р-н Н. Хусрав
н. Ёвон	31,4	22,9	23,2	24,0	23,6	27,7	17,2	р-н Яванский
НТҶ	25,8	18,6	20,4	22,1	23,2	23,3	16,6	РРП
ш. Турсунзода	28,9	19,2	18,3	22,4	24,7	23,6	15,6	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	24,4	19,1	22,3	22,9	22,9	23,8	17,7	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	21,6	21,9	22,1	22,0	21,8	13,2	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	23,6	13,5	18,2	16,4	17,9	21,3	18,6	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	15,6	26,1	22,8	27,1	22,9	22,2	г. Ваҳдат

ДАРАЧАИ ҲОСИЛНОКИИ ПАХТАИ НАВӢИ МАҲИННАХ
ДАР СОЛҲОИ 2019 - 2024 НИСБАТИ СОЛИ 1991 БО ФОИЗ

УРОВЕНЬ УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПКА-СЫРЦА ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ
ЗА 2019 – 2024 гг ПО СРАВНЕНИЮ С 1991 ГОДОМ В %



**АЗ ҶУМЛА ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛИ ПАХТАИ
НАВӢИ МАҲИННАХ**

**В ТОМ ЧИСЛЕ ВАЛОВОЙ СБОР ХЛОПКА-СЫРЦА
ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ**

(тонна - тонн)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	189188	381	381	375	289	471	280	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	7406	-	-	-	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт	2500	-	-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	4906	-	-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	-	-	-	-	-	-	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	-	-	-	-	-	-	-	р-н Зафараабадский
н. Мастҷоҳ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	-	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	-	-	-	-	-	-	-	р-н Спитамен
Вилояти Ҳатлон	181782	381	381	375	289	471	280	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	-	-	-	-	-	-	-	г. Кулъаб
н. Восеъ	1300	-	-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА								
Ҳамадонӣ	3431	-	-	-	-	-	-	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	5705	-	-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Данғара	534	-	-	-	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	3059	-	-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	10302	-	-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	23128	-	-	-	-	-	-	р-н Қушониёнский
н. Ваҳш	15977	381	381	375	289	471	280	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	12290	-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	17138	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	15714	-	-	-	-	-	-	р-н Ҷайхунский
н. Панҷ	21286	-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	24313	-	-	-	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	27052	-	-	-	-	-	-	р-н Қубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	553	-	-	-	-	-	-	р-н Яванский
НТҶ	-	-	-	-	-	-	-	РРП
ш. Турсунзода	-	-	-	-	-	-	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	-	-	-	-	-	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Рудаки
ш. Ваҳдат	-	-	-	-	-	-	-	г. Ваҳдат

**ХОСИЛНОКИИ ПАХТАИ
НАВЪИ МАҲИННАХ**
**УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПКА-СЫРЦА
ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ**

(сентнер аз 1 га - центнеров с 1 гектара)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	30,2	15,0	15,4	18,8	14,4	25,4	15,1	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	22,0	-	-	-	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт	14,6	-	-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	29,8	-	-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	-	-	-	-	-	-	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	-	-	-	-	-	-	-	р-н Зафараабадский
н. Мастҷоҳ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	-	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	-	-	-	-	-	-	-	р-н Спитамен
Вилояти Ҳатлон	30,7	15,0	15,4	18,8	14,4	25,4	15,1	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	-	-	-	-	-	-	-	г. Кулаб
н. Восеъ	26,2	-	-	-	-	-	-	р-н Восейский
н.МСАҲамадонӣ	35,0	-	-	-	-	-	-	р-н МСА Хамадони
н. Фарҳор	23,3	-	-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	26,3	-	-	-	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	29,4	-	-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	29,7	-	-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	31,9	-	-	-	-	-	-	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	33,2	15,0	15,4	18,8	14,4	25,4	15,1	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	30,9	-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	31,7	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	28,2	-	-	-	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	29,7	-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	30,1	-	-	-	-	-	-	р-н Шартуский
н. Кубодиён	33,5	-	-	-	-	-	-	р-н Кубодиенский
н. Н. Ҳусрав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	23,8	-	-	-	-	-	-	р-н Явонский
НТҶ	-	-	-	-	-	-	-	РРП
ш. Турсунзода	-	-	-	-	-	-	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	-	-	-	-	-	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Рудаки
ш. Ваҳдат	-	-	-	-	-	-	-	г. Ваҳдат

ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ДАР СОЛИ 1991

**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ЗА 1991 ГОД**

	Замини кишт, га	Истехсол шудааст, тонна	Ҳосилнокӣ, аз 1 га сентнер	
	Посевная площадь, га	Произведено, тонн	Урожайность, цент. с 1 га	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	298835	819616	27,4	Республика Таджикистан
ш. Душанбе	7	-	-	г. Душанбе
Вилояти Суғд	88445	237710	26,9	Согдийская область
н. Ашт	9394	21146	22,5	р-н Аштский
ш. Конибодом	9410	25969	27,6	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	13380	36618	27,4	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	17523	40072	22,9	р-н Зафараабадский
н. Мастчоҳ	17399	50722	29,2	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	12720	39608	31,1	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	8619	23575	27,4	р-н Спитамен
Вилояти Ҳатлон	189510	528005	27,9	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	5632	14080	25,0	г. Куляб
н. Восеъ	12142	32963	27,1	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ	9046	26852	29,7	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	13936	30443	21,8	р-н Фарҳорский
н. Темурмалик	400	663	16,6	р-н Темурмаликский
н. Дангара	3556	5895	16,6	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	6540	16768	25,6	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	11927	35511	30,6	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	16457	50174	30,5	р-н Кушониёнский
н. Ваҳш	13474	38867	28,9	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	12519	37109	30,2	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	14813	44995	31,0	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхӯн	12022	27510	23,7	р-н Джайхӯнский
н. Панҷ	10507	30464	29,0	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	16585	44090	26,6	р-н Шартусский
н. Қубодиён	13502	42934	31,8	р-н Кубодиенский
н. Н. Ҳусрав	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	16452	48687	31,4	р-н Яванский
НТҶ	20873	53901	25,8	РРП
ш. Турсунзода	8925	25758	28,9	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	8355	19657	23,5	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	3593	8486	23,6	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	-	-	г. Ваҳдат

ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ДАР СОЛИ 2019
ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ЗА 2019 ГОД

	Замини кишт, га	Истехсол шудааст, тонна	Ҳосилнокӣ, аз 1 га сентнер	Урожайность, цент. с 1 га	
	Посевная площадь, га	Произведено, тонн			
Ҷумҳурии Тоҷикистон	185671	403008	21,7	Республика Таджикистан	
ш. Душанбе	1	1	6,3	г. Душанбе	
Вилояти Суғд	58455	126844	21,7	Согдийская область	
н. Ашт	6231	15652	25,1	р-н Аштский	
н. Деваштич	102	114	11,5	р-н Деваштич	
ш. Конибодом	6006	13867	23,1	г. Канибадаъ	
н. Б. Гафуров	8402	18020	21,4	р-н Б. Гафуровъ	
н. Зафаробод	14354	28753	20,0	р-н Зафарабадский	
ш. Истаравшан	16	36	24,3	г. Истаравшан	
н. Маҷтоҳ	11634	24941	21,4	р-н Матчинский	
н. Ҷ. Расулов	5702	24941	22,0	р-н Дж. Расурова	
н. Спитамен	6007	12915	21,5	р-н Спитамен	
ш. Исфара	1	5,5	45,8	г. Исфара	
Вилояти Ҳатлон	122097	266789	21,8	Ҳатлонская область	
ш. Кӯлоб	3000	6908	23,0	г. Кулъаб	
н. Восеъ	7047	14600	20,7	р-н Восейский	
н. МСА Ҳамадонӣ	5606	12806	22,8	р-н МСА Ҳамадони	
н. Фарҳор	9617	19187	20,0	р-н Фарҳорский	
н. Темурмалик	-	-	-	р-н Темурмаликский	
н. Дангарা	4370	95,5	21,9	р-н Дангаринский	
н. Ҳурӯсон	4312	9821	22,8	р-н Ҳурӯсон	
н. А. Ҷомӣ	8000	18188	22,7	р-н А. Джами	
н. Қӯшониён	11300	25062	22,2	р-н Қӯшониёнский	
н. Ҷохтар	310	714	23,1	г. Ҷохтар	
н. Ваҳш	9000	15620	16,4	р-н Ваҳшский	
ш. Левакант	1010	23,2	23,1	г. Левакант	
н. Дустӣ	7048	16742	23,8	р-н Дустӣ	
н. Ҷ. Балҳӣ	9300	197,8	21,2	р-н Дж. Балҳӣ	
н. Ҷайхун	8350	18991	22,7	р-н Джайхунский	
н. Панҷ	6500	147,9	22,7	р-н Пянҷский	
н. Шаҳритус	5200	12106	23,1	р-н Шаҳритусский	
н. Қубодиён	7501	17388	20,2	р-н Қубодиёнский	
н. Н. Ҳусрав	3120	7143	22,9	р-н Н. Ҳусрав	
н. Ёвон	10956	25095	20,9	р-н Ёвонский	
НТҶ	5118	9375	18,3	РРП	
ш. Турсунзода	1500	2853	18,8	г. Турсунзаде	
ш. Ҳисор	1500	4740	19,0	г. Ҳисор	
н. Шаҳринав	350	740	21,3	р-н Шаҳринавский	
н. Рӯдакӣ	561	741	13,2	р-н Рӯдакӣ	
ш. Ваҳдат	87	286	15,3	г. Ваҳдат	

ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ДАР СОЛИ 2020
ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ЗА 2020 ГОД

	Замини кишт, га	Истехсол шудааст, тонна	Ҳосилнокӣ, аз 1 га сентнер	Урожайность, цент. с 1 га	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	185435	396015	21,4	Республика Таджикистан	
Вилояти Суғд	58186	112607	19,4	Согдийская Область	
н. Ашт	6002	13579	22,6	р-н Аштский	
н. Деваштич	-	-	-	р-н Деваштич	
ш. Конибодом	5964	11650	19,5	г. Канибадам	
н. Б. Гафуров	8354	15648	18,7	р-н Б. Гафуров	
н. Зафаробод	14282	20215	20,7	р-н Зафарабадский	
ш. Истаравшан	0	23,7	23,7	г. Истаравшан	
н. Мастчоҳ	11763	23040	19,6	р-н Матчинский	
н. Ҷ. Расулов	5796	10760	18,6	р-н Дж.Расурова	
н. Спитамен	6015	12680	21,1	р-н Спитамен	
ш. Исфара	-	-	-	г. Исфара	
Вилояти Ҳатлон	124175	277221	22,3	Ҳатлонская область	
ш. Кӯлоб	3074	6995	22,8	г. Куляб	
н. Восеъ	0535	16890	22,5	р-н Восейский	
н. МСА Ҳамадонӣ	5874	13523	23,0	р-н МСА Ҳамадонӣ	
н. Фарҳор	0074	19184	20,0	р-н Фарҳорский	
н. Темурмалик	0	-	-	р-н Темурмаликский	
н. Дангара	4587	10001	21,0	р-н Дангаринский	
н. Ҳурӯсон	4374	10258	23,5	р-н Ҳурӯсон	
н. А. Ҷомӣ	8074	18488	22,9	р-н А.Джами	
н. Кӯшониён	11300	25790	22,8	р-н Кушониён	
н. Боҳтар	273	707	26,0	г. Боҳтар	
н. Ваҳш	09574	21696	22,9	р-н Ваҳшский	
ш. Левакант	1084	2450	22,7	г. Левакант	
н. Дустӣ	7574	16983	22,4	р-н Дустӣ	
н. Ҷ. Балҳӣ	9874	19738	20,2	р-н Дж. Балҳӣ	
н. Ҷайхун	7424	16827	22,8	р-н Джайхунский	
н. Панҷ	6674	15195	22,8	р-н Пяндҷӣ	
н. Шаҳритус	5380	12282	23,1	р-н Шаартузский	
н. Кубодиён	7574	17320	23,2	р-н Кубодиенский	
н. Н. Ҳусрав	3224	7500	23,0	р-н Н. Ҳусрав	
н. Ёвон	11028	25396	23,2	р-н Яванский	
НТҶ	3074	6187	20,1	РӯП	
ш. Турсунзода	1176	2119	18,0	г. Турсунзаде	
ш. Ҳисор	1214	2660	21,9	г. Гиссар	
н. Шаҳринав	201	440	21,9	р-н Шаҳринавский	
н. Рӯдакӣ	354	633	17,9	р-н Рудакӣ	
ш. Ваҳдат	120	330	26,0	г. Ваҳдат	

ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ДАР СОЛИ 2021
ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ЗА 2021 ГОД

	Замини кишт, га	Истехсол шудааст, тонна	Ҳосилнокӣ, аз 1 га сентнер	
	Посевная площадь, га	Произведено, тонн	Урожайность, цент. с 1 га	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	173770	388804	22,4	Республика Таджикистан
Душанбе	8	17	21,3	г. Душанбе
ВМҚБ	15	-	-	ГБАО
Вилояти Суғд	49679	112608	22,7	Согдийская область
н. Ашт	6183	19239	22,1	р-н Аштский
н. Деваштич	-	-	-	р-н Деваштич
ш. Конибодом	5594	9526	17,0	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	7740	19313	25,0	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	11160	24724	22,1	р-н Зафарабадский
ш. Истаравшан	15	33	21,7	г. Истаравшан
н. Мастҷоҳ	8890	15753	17,7	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	4070	10555	25,9	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	6027	13461	23,3	р-н Спитамен
Вилояти Ҳатлон	121236	270002	22,0	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	3070	6982	22,7	г. Куляб
н. Восеъ	7550	17112	22,7	р-н Восеъ
н. МСА Ҳамадонӣ	5900	13740	23,1	р-н МСА Ҳамадонӣ
н. Фарҳор	9570	13111	13,0	р-н Фарҳорский
н. Темурмалик	0-	-	-	р-н Темурмаликский
н. Дангара	4680	10974	23,4	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	4374	9897	22,6	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	8100	10000	22,8	р-н А. Джами
н. Қӯшониёнӣ	11321	25794	22,8	р-н Қӯшониёнский
н. Ҷоҳтар	300	708	23,6	г. Ҷоҳтар
н. Ваҳш	8449	21630	25,6	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	1080	2453	22,7	г. Левакант
н. Дустӣ	7321	18161	24,8	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	9900	20127	20,3	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	6840	16827	24,6	р-н Джайхунский
н. Панҷ	6404	13570	21,2	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	5400	12280	22,7	р-н Шаҳритусский
н. Қубодиён	7200	15629	21,7	р-н Қубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	3240	7336	22,6	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	10487	25170	24,0	р-н Ёвонский
НТҶ	2832	6177	28,1	РРП
ш. Турсунзода	903	2075	22,0	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	1208	2709	22,6	г. Гиссар
н. Шаҳринав	360	788	21,9	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	232	382	16,4	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	89	203	22,8	г. Ваҳдат

ЗАМИНИ КИШТ, ЧАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ДАР СОЛИ 2022

**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ЗА 2022 ГОД**

	Замини кишт, га Посевная площадь, га	Истехсол шудааст, тонна Произведено, тонн	Ҳосилноқӣ, аз 1 га сентнер Урожайность, цент. с 1 га	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	181542	404657	22,3	Республика Таджикистан
ВМҚБ	-	-	-	ВМҚБ
Душанбе	22	39	18,2	Душанбе
Вилояти Суғд	57159	125206	21,9	Согдийская Область
н. Ашт	6323	18129	28,7	р-н Аштский
н. Деваштич	-	-	-	р-н Деваштич
ш. Конибодом	5402	9773	18,1	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	8028	19755	24,6	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	13943	28676	20,6	р-н Зафарабадский
ш. Истаравшан	39	64	-	г. Истаравшан
н. Мастчоҳ	12540	23240	18,5	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	4852	11215	23,1	р-н Дж. Расулов
н. Спитамен	6031	14353	23,8	р-н Спитамен
Вилояти Ҳатлон	121694	273230	22,5	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	2345	6944	29,6	г. Куляб
н. Восеъ	7550	17793	23,6	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ	5900	13946	23,6	р-н МСА Ҳамадонӣ
н. Фарҳор	9650	22518	23,3	р-н Фарҳорский
н. Темурмалик	-	-	-	р-н Темурмаликский
н. Дангар	4850	11366	23,4	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	4326	9997	23,1	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	8000	18660	23,3	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	11321	9968	23,3	р-н Қӯшониёнский
н. Ҷоҳтар	261	700	26,8	г. Ҷоҳтар
н. Ваҳш	9402	22609	24,0	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	1080	2537	23,5	г. Левакант
н. Дустӣ	7603	17812	23,4	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	9789	16092	16,4	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	7200	17307	24,0	р-н Ҷайхунский
н. Панҷ	6410	14820	23,1	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	5400	12565	23,3	р-н Шаҳритусский
н. Қубодиён	7317	9968	13,6	р-н Қубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	3240	7541	23,3	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	10050	23690	23,6	р-н Ёвонский
НТҶ	1117	6181	23,2	РРП
ш. Турсунзода	862	2125	24,7	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	1100	1520	22,9	г. Гиссар
н. Шаҳринав	401	182	22,0	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	185	332	17,9	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	119	323	27,1	г. Ваҳдат

ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ДАР СОЛИ 2023

**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ЗА 2023 ГОД**

	Замини кишт, га	Истехсол шудааст, тонна	Ҳосилнокӣ, аз 1 га сентнер	Урожайность, цент. с 1 га	
	Посевная площадь, га	Произведено, тонн			
Ҷумҳурии Тоҷикистон	166326	344350	21,1	Республика Таджикистан	
ВМҚБ	-	-	-	ВМҚБ	
Душанбе	6	11	18,3	Душанбе	
Вилояти Суғд	48101	110582	24,5	Согдийская Область	
н. Ашт	6038	15341	27,4	р-н Аштский	
н. Деваштич	-	-	-	р-н Деваштич	
ш. Конибодом	4557	9776	22,4	г. Канибадамский	
н. Б. Гафуров	7560	19117	29,4	р-н Б. Гафуров	
н. Зафаробод	11172	21703	20,6	р-н Зафарабадский	
ш. Истаравшан	-	-	-	г. Истаравшан	
н. Мастчоҳ	9556	21323	22,3	р-н Матчинский	
н. Ҷ. Расулов	3858	8645	23,6	р-н Дж. Расурова	
н. Спитамен	5360	14677	30,3	р-н Спитамен	
Вилояти Ҳатлон	116216	229089	19,7	Ҳатлонская область	
ш. Қӯлоб	2135	4943	23,2	г. Куляб	
н. Восеъ	7483	9400	12,6	р-н Восейский	
н. МСА Ҳамадонӣ	5819	8525	14,7	р-н МСА Хамадони	
н. Фарҳор	9080	15164	16,7	р-н Фарҳорский	
н. Темурмалик	-	-	-	р-н Темурмаликский	
н. Дангарা	4990	11382	22,8	р-н Дангаринский	
н. Ҳурӯсон	4276	10030	23,5	р-н Ҳурӯсон	
н. А. Ҷомӣ	8020	14844	18,5	р-н А. Джами	
н. Қӯшониён	10820	23910	23,6	р-н Қӯшониёнский	
н. Ҷоҳтар	250	589	22,1	г. Ҷоҳтар	
н. Ваҳш	9440	20513	21,7	р-н Ваҳшский	
ш. Левакант	1030	2487	24,1	г. Левакант	
н. Дустӣ	7420	20991	28,3	р-н Дустӣ	
н. Ҷ. Балҳӣ	9807	19098	19,5	р-н Ҷ. Балҳӣ	
н. Ҷайхун	6066	13252	21,8	р-н Ҷайхунский	
н. Панҷ	6301	4655	7,4	р-н Пянҷский	
н. Шаҳритус	5535	9588	17,3	р-н Шаҳртузский	
н. Қубодиён	5789	10892	18,8	р-н Қубодиенский	
н. Н.Хусрав	3128	4402	14,1	р-н Н. Хусрав	
н. Ёвон	8827	24425	27,7	р-н Ёвонский	
НТҶ	2003	4668	23,3	РРП	
ш. Турсунзода	703	1656	23,6	г. Турсунзаде	
ш. Ҳисор	820	1953	23,0	г. Гиссар	
н. Шаҳринав	217	473	21,8	р-н Шаҳринавский	
н. Рӯдакӣ	108	231	21,2	р-н Рӯдакӣ	
ш. Ваҳдат	155	355	22,9	г. Ваҳдат	

ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ДАР СОЛИ 2024
ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ЗА 2024 ГОД

	Замини кишт, га	Истехсол шудааст, тонна	Ҳосилнокӣ, аз 1 га сентнер	Урожайность, цент. с 1 га	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	170705	253735	15,1	Республика Таджикистан	
ВМКБ	-	-	-	ВМКБ	
Душанбе	35	14	4,1	Душанбе	
Вилояти Суғд	49520	86100	17,7	Соддийская Область	
н. Ашт	5984	9607	16,1	р-н Аштский	
н. Деваштич	-	-	-	р-н Деваштич	
ш. Конибодом	5088	7821	15,4	г. Канибадам	
н. Б. Гафуров	8299	15892	19,2	р-н Б. Гафуров	
н. Зафаробод	10390	18228	17,5	р-н Зафарабадский	
ш. Истаравшан	-	-	-	г. Истаравшан	
н. Мастчоҳ	10130	16388	16,2	р-н Матчинский	
н. Ҷ. Расулов	4002	7333	18,3	р-н Дж.Расурова	
н. Спитамен	5627	10831	19,2	р-н Спитамен	
Вилояти Ҳатлон	119462	164827	14,0	Ҳатлонская область	
ш. Қӯлоб	2287	3059	13,4	г. Кулъаб	
н. Восеъ	6400	5462	8,5	р-н. Восейский	
н. МСА Ҳамадонӣ	5837	5758	9,9	р-н. МСА Ҳамадони	
н. Фарҳор	9700	6921	7,1	р-н. Фарҳорский	
н. Темурмалик	-	-	-	р-н. Темурмаликский	
н. Данғара	5018	9568	19,1	р-н. Дангаринский	
н. Ҳурросон	4306	5733	13,3	р-н. Ҳурросон	
н. А. Ҷомӣ	8040	9668	12,0	р-н. А.Джами	
ш. Боҳтар	239	598	25,1	г. Боҳтар	
н. Қӯшониён	10860	16157	14,9	р-н. Қушониёнский	
н. Ваҳш	9460	16256	17,2	р-н. Ваҳшский	
ш. Левакант	1030	2503	24,3	г. Левакант	
н. Дустӣ	7732	19632	25,4	р-н. Дустӣ	
н. Ҷ. Балҳӣ	9810	9937	10,1	р-н. Дж.Балҳӣ	
н. Ҷайхун	7490	14492	19,1	р-н. Джайхунский	
н. Панҷ	6722	2877	4,3	р-н. Пянҷский	
н. Шаҳритус	5128	7821	15,2	р-н Шартиусский	
н. Қубодиён	7532	9787	13,0	р-н. Қубодиенский	
н. Н. Ҳусрав	3106	3511	11,3	р-н. Н.Ҳусрав	
н. Ёвон	8765	15087	17,2	р-н. Явонский	
НТҶ	1688	2794	16,6	РРП	
ш. Турсунзода	552	858	15,6	г. Турсунзаде	
ш. Ҳисор	689	1221	17,7	г. Гиссар	
н. Шаҳринав	271	360	13,2	р-н Шаҳринавский	
н. Рӯдакӣ	96	178	18,6	р-н Рӯдакӣ	
ш. Ваҳдат	80	177	22,2	г. Ваҳдат	

**ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТАИ
НАВӢИ МАҲИННАХ ДАР СОЛИ 1991**

**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА-СЫРЦА ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ЗА 1991 ГОД**

	Замини кишт, га <i>Посевная площадь, га</i>	Истехсол шудааст, тонна <i>Произведено, тонн</i>	Ҳосилнокӣ аз 1 га сентнер <i>Урожайность с 1 га</i>	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	62600	189088	30,2	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	336	7406	22,0	Согдийская область
н. Ашт	1715	2500	14,6	р-н Аштский
ш. Конибодом	1645	4906	29,8	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	-	-	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	-	-	-	р-н Зафарабадский
н. Мастҷоҳ	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	-	-	-	р-н Дж. Расулов
н. Спитамен	0	0	-	р-н Спитамен
Вилояти Ҳатлон	59240	181782	30,7	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	-	0	-	г. Кулаб
н. Восеъ	497	1300	26,2	р-н Восейский
н.М.С.А. Ҳамадонӣ	979	3431	35,0	р-н М.С.А.Хамадони
н. Фарҳор	02446	5705	23,3	р-н Фарҳорский
н. Дангарা	0203	504	26,3	р-н Дангаринский
н. Ҳурросон	1041	3058	29,4	р-н Ҳурросон
н. А. Ҷомӣ	3470	10310	29,7	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	7260	23127	31,9	р-н Кушониёнский
н. Ваҳш	4814	015976	33,2	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	3983	12290	30,9	р-н Дусти
н. Ҷ. Балҳӣ	5412	17137	31,7	р-н Дж. Балхи
н. Ҷайхун	5573	15713	28,2	р-н Джайхунский
н. Панҷ	7173	021285	29,7	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	8090	024312	30,1	р-н Шаҳртузский
н. Кубодиён	8065	27051	33,5	р-н Кубодиенский
н. Н. Ҳусрав	-	0	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	232	553	23,8	р-н Яванский
НТҶ	-	-0	-	РРП

**ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТАИ
НАВӢИ МАҲИННАХ ДАР СОЛИ 2019**

**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ЗА 2019 ГОД**

	Замини кишт, га <i>Посевная площадь, га</i>	Истехсол шудааст, тонни <i>Произведено, тонн</i>	Ҳосилнокӣ аз 1 га сентнер <i>Урожайность с 1 га</i>	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	254	387	15,2	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	-	-	-	г. Канибадам
н. Б. Фафуров	-	-	-	р-н Б.Гафуров
н. Маҷтоҳ	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Ҳатлон	254	387	15,2	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	-	-	-	г. Кулъаб
н. Восеъ	-	-	-	р-н Восейский
н. М.С.А.	-	-	-	р-н М.С.А.
Ҳамадонӣ	-	-	-	Ҳамадони
н. Фарҳор	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	-	-	-	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	254	387	15,2	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	-	-	-	р-н Ҷ.Балҳӣ
н. Ҷайхун	-	-	-	р-н Ҷайхунский
н. Панҷ	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	-	-	-	р-н Қубодиенский
н. Н.Хусрав	-	-	-	р-н Н. Хусрав
н. Ёвон	-	-	-	р-н Явонский
НТЧ	-	-	-	РРП

**ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТАИ
НАВӢИ МАҲИННАХ ДАР СОЛИ 2020**

**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ЗА 2020 ГОД**

	Замини кишт, га <i>Посевная площадь, га</i>	Истехсол шудааст, тонна <i>Произведено, тонн</i>	Ҳосилнокӣ аз 1 га сентнер <i>Урожайность с 1 га</i>	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	248	381	15,4	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	-	-	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	-	-	-	р-н Б. Гафуров
н. Маҷтоҳ	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Ҳатлон	248	381	15,4	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	-	-	-	г. Кулаб
н. Восеъ	-	-	-	р-н Восейский
н.М.С.А.	-	-	-	р-н М.С.А.
Ҳамадонӣ	-	-	-	Ҳамадони
н. Фарҳор	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	-	-	-	р-н Қушониёнский
н. Ваҳш	248	381	15,4	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	-	-	-	р-н Дж.Балҳӣ
н. Ҷайхун	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	-	-	-	р-н Қубодиенский
н. Н.Хусрав	-	-	-	р-н Н. Хусрав
н. Ёвон	-	-	-	р-н Яванский
НТҶ	-	-	-	РРП

**ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТАИ
НАВӢИ МАҲИННАХ ДАР СОЛИ 2021**

**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ЗА 2021 ГОД**

	Замини кишт, га	Истеҳсол шудааст, тонна	Ҳосилнокӣ аз 1 га сентнер	
	Посевная площадь, га	Произведено, тонн	Урожайность с 1 га	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	200	375	18,8	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	-	-	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	-	-	-	р-н Б. Гафуров
н. Мастҷоҳ	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Ҳатлон	200	375	18,8	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	-	-	-	г. Кулаб
н. Восеъ	-	-	-	р-н Восейский
н.М.С.А.	-	-	-	р-н М.С.А.
Ҳамадонӣ				Ҳамадони
н. Фарҳор	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангарা	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Хурӯсон	-	-	-	р-н Хурӯсон
н. А.Ҷомӣ	-	-	-	р-н А. Джами
н. Кӯшониён	-	-	-	р-н Кушониёнский
н. Ваҳш	200	375	18,8	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	-	-	-	р-н Дж.Балҳӣ
н. Ҷайхун	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	-	-	-	р-н Қубодиенский
н. Н. Ҳусрав	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	-	-	-	р-н Яванский
НТҶ	-	-	-	РРП

**ЗАМИНИ КИШТ, ЧАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТАИ
НАВӢИ МАҲИННАХ ДАР СОЛИ 2022**

**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ЗА 2022 ГОД**

	Замини кишт, га	Истехсол шудааст, тонна	Ҳосилноқӣ аз 1 га сентнер	
	Посевная площадь, га	Произведено, тонн	Урожайность с 1 га	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	200	289	14,4	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	-	-	-	г. Канибадам
Б. Гафуров	-	-	-	р-н Б.Гафуров
н. Маҷтоҳ	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Ҳатлон	200	289	14,4	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	-	-	-	г. Куляб
н. Восеъ	-	-	-	р-н Восейский
н. М.С.А.	-	-	-	р-н М.С.А.
Ҳамадонӣ				Ҳамадони
н. Фарҳор	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	-	-	-	р-н Қушониёнский
н. Ваҳш	200	289	14,4	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	-	-	-	р-н Шаргитусский
н. Қубодиён	-	-	-	р-н Қубодиенский
н. Н.Хусрав	-	-	-	р-н Н. Хусрав
н. Ёвон	-	-	-	р-н Явонский
НТҶ	-	-	-	РРП

**ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТАИ
НАВӢИ МАҲИННАХ ДАР СОЛИ 2023**

**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ЗА 2023 ГОД**


	Заминни кишт, га	Истеҳсол шудааст, тонна	Ҳосилнокӣ аз 1 га сентнер	
	Посевная площадь, га	Произведено, тонн	Урожайность с 1 га	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	185	470,5	25,4	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	-	-	-	г. Канибадам
Б.Гафуров	-	-	-	р-н Б. Гафуров
н.Мастҷоҳ	-	-	-	р-н Матчинский
	-	-	-	
Вилояти Ҳатлон	185	470,5	25,4	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	-	-	-	г. Куляб
н. Восеъ	-	-	-	р-н Восейский
н.М.С.А.	-	-	-	р-н М.С.А.
Ҳамадонӣ				Ҳамадони
н. Фарҳор	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангаро	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ	-	-	-	р-н А. Джами
н. Кӯшониён	-	-	-	р-н Кушониёнский
н. Ваҳш	185	470,5	25,4	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	-	-	-	р-н Дж.Балҳӣ
н. Ҷайхун	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	-	-	-	р-н Шартусский
н. Кубодиён	-	-	-	р-н Кубодиенский
н. Н.Хусрав	-	-	-	р-н Н. Хусрав
н. Ёвон	-	-	-	р-н Яванский
НТҶ	-	-	-	РРП

**ЗАМИНИ КИШТ, ҶАМЬОВАРИИ ҲОСИЛ ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТАИ
НАВӢИ МАҲИННАХ ДАР СОЛИ 2024**


**ПЛОЩАДЬ, ВАЛОВОЙ СБОР И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПКА - СЫРЦА ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ЗА 2024 ГОД**

	Замини кишт, га <i>Посевная площадь, га</i>	Истехсол шудааст, тонна <i>Произведено, тонн</i>	Ҳосилнокӣ аз 1 га сентнер <i>Урожайность с 1 га</i>	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	185	280	15,1	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	-	-	-	г. Канибадам
Б.Гафуров	-	-	-	р-н Б.Гафуров
н.Мастҷоҳ	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Ҳатлон	185	280	15,1	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	-	-	-	г. Кулаб
н. Восеъ	-	-	-	р-н Восейский
н.М.С.А.	-	-	-	р-н М.С.А.
Ҳамадонӣ				Ҳамадони
н. Фарҳор	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	-	-	-	р-н Қушониёнский
н. Ваҳш	185	280	15,1	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	-	-	-	р-н Дж.Балҳӣ
н. Ҷайхун	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	-	-	-	р-н Қубодиенский
н. Н.Хусрав	-	-	-	р-н Н. Хусрав
н. Ёвон	-	-	-	р-н Яванский
НТҶ	-	-	-	РРП

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА АЗ РӮИ НАВҲО ДАР ҶУМҲУРИЙ ДАР СОЛИ 1991
БО ФОИЗ
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА- СЫРЦА ПО СОРТАМ В РЕСПУБЛИКЕ В 1991 ГОДУ
В %



ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА АЗ РӮИ НАВҲО ДАР ҶУМҲУРИЙ ДАР СОЛИ 2024
БО ФОИЗ
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА- СЫРЦА ПО СОРТАМ В РЕСПУБЛИКЕ В 2024 ГОДУ
В %



ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА БО НАВҲО ДАР СОЛИ 1991

ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА ПО СОРТАМ ЗА 1991 ГОД

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ	аз он ҷумла бо навҳо - в том числе по сортам					Республика Таджикиста
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	819616	497750	148125	79558	71996	22187	
Вилояти Суғд	237710	139657	57993	30560	8434	1066	Согдийская область
н. Ашт	21146	2503	4927	12098	1618	-	р-н Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	р-н Айнинский
н. Деавштич	-	-	-	-	-	-	р-н Деваштический
ш. Конибодом	25969	4380	17892	2731	897	60	г. Канибадам
н. Б.Ғафуров	36618	30373	3405	1245	1595	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	40072	30455	6011	2404	1202	-	р-н Зафараабадский
н. Маҷтоҳӯҳ	50722	28865	15277	6114	466	-	р-н Матчинский
н. Ҷ.Расулов	39608	23347	8310	4741	2213	997	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	23575	19734	2171	1227	443	-	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
ш. Исфара	-	-	-	-	-	-	г. Исфара
Вилояти Ҳатлон	528005	325616	80947	41644	58677	21121	Вилояти Ҳатлон
ш. Қӯлоб	14080	8448	2394	1267	1408	563	г. Куляб
н. Восеъ	32963	20766	4615	2307	3956	1319	р-н Восейский
н. М.С.А.Ҳамадонӣ	26852	16111	4565	2417	2685	1074	М.С.А.Ҳамадони
н. Ғарҳор	30443	19179	4262	2131	3653	1218	р-н Ғарҳорский
н. Темурмалик	663	397	113	60	66	27	р-н Темурмаликский
н. Дангарӣ	5895	3714	825	413	707	236	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	16768	10563	2348	1174	2012	671	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ	35511	22372	4972	2486	4261	1420	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	50174	31610	7024	3512	6021	2007	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	38867	23320	6607	3498	3887	1555	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	37109	22265	6309	3340	3711	1484	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	44995	26996	7649	4050	4500	1800	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	27510	16506	4677	2476	2751	1100	р-н Джайхунский
н. Панҷ	30464	19192	4265	2132	3656	1219	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	44090	26454	7495	3968	4409	1764	р-н Шаҳритусский
н. Қубодиён	42934	27049	6011	3005	5152	1717	р-н Қубодиёнский
н. Н.Хусрав	-	-	-	-	-	-	р-н Н. Хусрав
н. Ёвон	48687	30674	6816	3408	5842	1947	р-н Явонский
НТҶ	53901	32477	9185	7354	4885	-	РРП
ш. Турсунзода	25758	16758	3411	3744	1845	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	19657	12777	2949	2359	1572	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	-	-	-	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	8486	2942	2825	1251	1468	-	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	-	-	-	-	-	-	г. Ваҳдат

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА БО НАВҲО ДАР СОЛИ 2019
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА ПО СОРТАМ ЗА 2019 ГОД

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ	аз он ҷумла бо навҳо – в том числе по сортам					
		Произ- водство, всего	I	II	III	IV	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	403007,5	316985,6	38420,2	23239	22454,5	1908,2	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	126843,5	109429,8	11192,8	4068	2152,9	-	Согдийская область
н. Ашт	15652	14436,8	956,6	251,6	7	-	р-н Аштский
н. Деваштич	113,7	108,7	5,0	-	-	-	р-н Деваштический
ш. Конибодом	13867,3	11151,1	996,9	734,8	984,5	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	18019,7	13050,4	2678,1	1716,0	575,2	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	28753,0	24756,0	3803,0	194,0	-	-	р-н Зафараабадский
н. Мастҷоҳ	24941	24941	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	12540,6	10501,9	1495,8	445,1	97,8	-	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	12914,9	10450,2	1249,8	726,5	488,4	-	р-н Спитамен
ш. Исфара	5,5	5,5	-	-	-	-	г. Исфара
ш. Истаравшан	35,8	28,2	7,6	-	-	-	г. Истаравшан
Вилояти Ҳатлон	266789,4	201967,5	26439,4	16432,8	20041,5	1908,2	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	6908,2	5526,6	690,8	690,8	-	-	г. Куляб
н. Восеъ	14600	13027,0	1307,0	-	266,0	-	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ	12805,6	8170,2	256,1	858,0	2509,9	1011,4	р-н МСА Ҳамадонӣ
н. Фарҳор	19187,2	15867,8	3069,8	249,6	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангаро	9555,3	5322,4	974,6	2044,8	1213,5	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	9820,5	4360,4	2494,4	1836,4	1129,3	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	18188,1	12004,2	745,8	891,2	4546,9	-	р-н А. Ҷами
ш. Ҷоҳтар	717,4	666,3	50,0	1,1	-	-	г. Ҷоҳтар
н. Қӯшониён	25061,7	17544,6	3759,0	2504,0	1135,1	119,0	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	15621,5	10107,0	1890,4	624,8	2999,3	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	2331,5	1737,0	370,7	205,2	18,6	-	г. Левакант
н. Дустӣ	16742,3	12473,0	2662,1	1473,3	133,9	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	19748,4	17504,7	1581,4	411,6	250,7	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	18990,9	10748,9	3589,5	2924,6	1727,9	-	р-н Ҷайхунский
н. Панҷ	14778,9	11822,7	-	-	2956,2	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	12106,0	10774,0	1332,0	-	-	-	р-н Шартиусский
н. Қубодиён	17388,0	17224,0	164,0	-	-	-	р-н Қубодиенский
н. Н. Ҳусрав	7143,0	6634,3	497,8	10,9	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	25094,9	20452,4	1004,0	1706,5	1154,2	777,8	р-н Яванская
НТҶ	9374,9	5588,3	788,1	2738,2	260,3	-	РРП
ш. Турсунзода	2853,4	1931,5	484,7	222,4	214,8	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	4749,3	2491,2	-	2244,4	13,7	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	745,3	312,0	237,4	195,9	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	740,9	567,4	66,1	75,5	31,8	-	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	286,2	286,2	-	-	-	-	г. Ваҳдат

**ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА БО НАВҲО ДАР СОЛИ 2020
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА ПО СОРТАМ ЗА 2020 ГОД**

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ Произ- водство, всего	аз он ҷумла бо навҳо - в том числе по сортам					Республика Таджикистан
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	396014,5	303444,0	42644,7	24303,7	22813,5	2808,5	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	112606,8	98875,3	9331,2	3074,1	858,0	468,2	Соддийская область
н. Ашт	13579,1	12235,2	927,6	352,0	64,3	-	р-н Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	р-н Айнинский
ш. Конибодом	11656,2	8322,4	1653,6	1221,0	103,3	355,9	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	15648,0	11188,2	3438,0	760,3	261,5	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	25215,0	23695,0	1300,0	220,0	-	-	р-н Зафараабадский
н. Маҷҷаҷӯҳ	23044,9	23044,9	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	10759,6	10074,1	535,9	19,2	98,2	32,2	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	12680,3	10295,3	1472,6	501,6	330,7	80,1	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	23,7	20,2	3,5	-	-	-	г. Истаравшан
Вилояти Ҳатлон	277221,3	199360,3	32666,1	20922,7	21931,9	2340,3	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	6994,8	5595,8	699,5	699,5	-	-	г. Куляб
н. Восеъ	16890	11657	1322,1	51,0	3859,9	-	р-н Восейский
н. МСА							р-н МСА
Ҳамадонӣ	13522,5	8627,4	270,4	906,0	2650,4	1068,3	Ҳамадони
н. Фарҳор	19184,3	15865,4	3069,4	249,5	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангаро	10000,9	8810,9	1190,0	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	10257,8	4554,4	2605,4	1918,3	1179,7	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	18487,6	12201,9	757,9	906,0	4621,8	-	р-н А. Джами
ш. Ҷоҳтар	706,5	656,2	49,2	1,1	-	-	г. Ҷоҳтар
н. Қӯшониён	25790,1	14365	2630,7	5519,2	3275,2	-	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	21695,7	14037,2	2625,2	867,8	4165,5	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	2450,0	1825,3	389,6	215,6	19,5	-	г. Левакант
н. Дустӣ	16983,2	16425,5	87,7	444	26,0	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	19738,4	17496,3	1580	411,5	250,6	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	16827,0	5553,1	7572,2	3701,7	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	15194,6	14419,3	775,3	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритӯс	12282,4	7971,4	3475,9	835,1	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	17319,8	16402	814,0	51,9	51,9	-	р-н Қубодиенский
н. Н. Ҳусрав	7499,7	6965,8	522,5	11,4	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	25395,8	15930,2	2229,1	4133,1	1831,4	1272,0	р-н Яванский
НТҶ	6186,4	5208,4	647,4	306,9	23,7	-	РРП
ш. Турсунзода	2119,4	1898,3	212,2	8,9	-	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	2659,7	2226,7	331,0	102,0	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	439,9	221,7	80,0	138,2	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	632,9	527,2	24,2	57,8	23,7	-	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	334,5	334,5	-	-	-	-	г. Ваҳдат

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА БО НАВЪҲО ДАР СОЛИ 2021
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА ПО СОРТАМ ЗА 2021 ГОД

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ Произ- водство, всего	аз он ҷумла бо навъҳо - в том числе по сортам					Республика Таджикистан
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	388803,9	298574,6	53483,1	28150,1	6961,7	1634,4	Республика Таджикистан
Душанбе	17,0	17,0	-	-	-	-	Душанбе
Вилояти Суғд	112607,7	99977,1	9616,6	2009	892,4	112,7	Согдийская область
н. Ашт	19239,4	17671,4	1269,7	290,0	7,7	0,6	р-н Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	р-н Айнинский
ш. Конибодом	9525,9	9243,3	68,8	61,2	40,5	112,1	г. Канибадам
н. Б. Faфуров	19312,7	14851,8	3439,1	760,3	261,5	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	24724,0	20979,0	3368,0	377,0	-	-	р-н Зафарабадский
н. Маҷтоҳ	15752,9	15752,9	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	10555,3	9366,7	935,7	120,1	132,8	-	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	13464,8	12079,3	535,2	400,4	449,9	-	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	32,6	32,6	-	-	-	-	г. Истаравшан
Вилояти Ҳатлон	270001,7	193858,1	42935,7	25641,6	6049,6	1516,7	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	6982,0	5585,7	711,2	685,1	-	-	г. Куляб
н. Восеъ	17112,6	13910,5	2146,1	915,4	140,6	-	р-н Восейский
н. МСА	13739,5	8955,3	1554,0	2009,0	844,0	377,2	р-н МСА
Ҳамадонӣ	-	-	-	-	-	-	Ҳамадони
н. Фарҳор	13111,3	10375,8	2510,0	225,5	-	-	р-н Фарҳорский
н. Данғара	10974,0	10474,0	500,0	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	9896,5	7782,0	1647,0	967,5	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	18490,0	15716,3	1849,0	924,7	-	-	р-н А. Джами
ш. Ҷохтар	707,5	424,5	176,9	106,1	-	-	г. Ҷохтар
н. Қӯшониён	25794,4	17282,0	6293,0	1624,0	595,4	-	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	21630,0	12979,0	4326,0	3244,0	1081,0	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	2452,9	1545	855,5	52,4	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	18161,0	11758,0	2179,0	4224,0	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	20128,2	8444,0	8301,8	3382,4	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхӯн	16827,1	13823,4	1139,0	1864,7	-	-	р-н Джайхӯн
н. Панҷ	13578,0	7563,0	1385,1	2905,7	1724,2	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	12282,6	10983,5	1299,1	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	15628,6	15046,6	582,0	-	-	-	р-н Кубодиенский
н. Н. Ҳусрав	7335,5	5809,5	1208,0	318,0	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	25170,0	15900,0	4273,0	2193,1	1664,4	1139,5	р-н Ёвон
НТЧ	6176,7	4721,7	930,8	499,5	19,7	5	РРП
ш. Турсунзода	2075,2	1793,4	252,0	19,9	9,6	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	2729,4	1987	498,6	243,8	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	787,8	456,3	136,4	195,1	-	-	р-н Шаҳринав
н. Рӯдакӣ	381,4	282	43,8	40,5	10,1	5	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	202,9	202,9	-	-	-	-	г. Ваҳдат

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА БО НАВҲО ДАР СОЛИ 2022
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА ПО СОРТАМ ЗА 2022 ГОД

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, хамагӣ Произ- водство, всего	аз он ҷумла бо навҳо - в том числе по сортам					
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	404656,8	305731,2	67236	20569,1	8544,7	2575,8	Республика Таджикистан
Душанбе	39,3	39,3	-	-	-	-	Душанбе
Вилояти Суғд	125206,1	92630,3	26189,2	3132,1	2325,3	929,3	Согдийская область
н. Ашт	18129,4	13258	3308,7	1050,6	509,6	2,5	р-н Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	р-н Айнинский
ш. Конибодом	9773,4	9437,6	2,5	330,3	3,0	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	19755	14133,9	3764,1	1189,5	667,5	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	28676,0	21574,0	7030,0	72,0	-	-	р-н Зафараабадский
н. Маҷҷаҳоҳ	23239,9	13211,0	10028,9	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	11215,	9789	793,5	173,4	245,6	213,5	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	14353,3	11215,7	1252,5	315,3	890,3	679,2	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	64,1	11,0	9,0	1,0	9,1	34,0	г. Истаравшан
Вилояти Ҳатлон	273230	208417,3	40158,3	16820,6	6187,3	1646,5	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	6943,5	6469,5	474	-	-	-	г. Куляб
н. Восеъ	17792,5	14449,1	2224,4	997,1	121,9	-	р-н Восейский
н. МСА	13946,0	13121,5	596,8	195,4	32,3	-	р-н МСА
Ҳамадонӣ	-	-	-	-	-	-	Ҳамадони
н. Фарҳор	22517,5	15466,4	6661,7	389,4	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангаро	11366,3	10138,7	1227,6	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	9997,0	6425	1410	1075	1087	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	18660,4	15861,1	1866	933,3	-	-	р-н А. Джами
ш. Ҷохтар	700,0	413,7	121,1	89,6	75,6	-	г. Ҷохтар
н. Қӯшониён	26365,7	15634,2	4165,7	2847,4	2838,3	880,1	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	22608,6	13939	4479,2	3126	1064,4	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	2537,0	1595	880	62	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	17812,2	15697,4	1537,9	576,9	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	16092,2	7585,5	6230,1	2276,6	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхӯн	17307,0	14244,5	1022,5	2040	-	-	р-н Ҷайхӯн
н. Панҷ	14820,4	12742,1	1667,9	410,4	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	12565,1	11250	1125,1	190	-	-	р-н Шаҳритус
н. Қубодиён	9967,7	9545,7	321,6	100,4	-	-	р-н Қубодиён
н. Н. Ҳусрав	7540,5	6771,7	571,5	197,3	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	23690,4	17067,2	3575,2	1313,8	967,8	766,4	р-н Ёвон
НТҶ	6180,9	4644,3	888,1	616,4	32,1	-	РРП
ш. Турсунзода	2124,6	1737,0	213,1	142,4	32,1	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	2519,9	1768,8	433,9	317,2	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	882,0	552,4	183,7	145,9	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	331,8	263,5	57,4	10,9	-	-	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	322,6	322,6	-	-	-	-	г. Ваҳдат

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА БО НАВЪҲО ДАР СОЛИ 2023
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА ПО СОРТАМ ЗА 2023 ГОД

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ Производ- ство, всего	аз он ҷумла бо навъҳо - в том числе по сортам					Республика Таджикистан
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	344349,9	266042,1	45644,0	20650,6	8927,2	3086,0	Республика Таджикистан
ш. Душанбе	11,1	9,1	1,0	1,0	-	-	г. Душанбе
Вилояти Сугд	110581,9	93291,9	11428,5	3988,2	1873,3	-	Согдийская область
н. Ашт	15341,0	14304,6	858,9	147,0	30,5	-	р-н Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	р-н Айнинский
ш. Конибодом	9776,2	7295,0	1250,0	1228,8	2,4	-	г. Канибадам
н. Б. Faфуров	19116,6	14240,0	2774,2	1461,4	641,0	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	21702,9	18067,0	3542,4	79,8	13,7	-	р-н Зафарабадский
н. Маҷтоҳ	21406,0	20810,3	5,0	-	590,7	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	8645,2	7315,0	887,0	431,2	12,0	-	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	14594,0	11260,0	2111,0	640,0	583,0	-	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
Вилояти Ҳатлон	229089,0	170233,0	33360,0	15976,0	6450,0	3070,0	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	4943,0	3767,0	1144,0	32,0	-	-	г. Куляб
н. Восеъ	9400,0	9108,0	289,0	3,0	-	-	р-н Восейский
н. МСА	-	-	-	-	-	-	р-н МСА
Ҳамадонӣ	8525,0	7085,0	1332,0	62,0	46,0	-	Ҳамадони
н. Фарҳор	15164,0	13102,0	1534,0	16,0	509,0	3,0	р-н Фарҳорский
н. Данғара	11382,0	10832,0	507,0	43,0	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	10030,0	6297,0	1471,0	1406,0	856,0	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	14844,0	10325,0	2631,0	770,0	1000,0	118,0	р-н А. Джами
ш. Боҳтар	590,0	310,0	126,0	144,0	10,0	-	г. Боҳтар
н. Қӯшониён	23909,0	15874,0	3964,0	2245,0	1189,0	637,0	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	20512,0	11171,0	2995,0	2996,0	1082,0	2268,0	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	2487,0	2458,0	24,0	1,0	4,0	-	г. Левакант
н. Дустӣ	20992,0	18235,0	830,0	608,0	1316,0	3,0	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	19098,0	15753,0	1544,0	1536,0	224,0	41,0	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	13252,0	7668,0	3887,0	1684,0	13,0	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	4655,0	3151,0	871,0	630,0	3,0	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	9587,0	5723,0	2204,0	1533,0	127,0	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	10892,0	8469,0	1826,0	541,0	56,0	-	р-н Қубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	4402,0	3267,0	691,0	444,0	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	24425,0	17638,0	5490,0	1282,0	15,0	-	р-н Явонский
НТҶ	4667,9	2508,1	854,5	685,4	603,9	16,0	РРП
ш. Турсунзода	1657,0	419,0	502,0	392,0	328,0	16,0	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	1953,0	1441,8	241,0	196,7	73,5	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	472,6	159,9	102,0	87,7	123,0	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	230,8	132,9	9,5	9,0	79,4	-	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	354,5	354,5	-	-	-	-	г. Ваҳдат


**ИСТЕҲСОЛИ ПАХТА БО НАВҲО ДАР СОЛИ 2024
ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА ПО СОРТАМ ЗА 2024 ГОД**

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, хамагӣ Производ- ство, всего	аз он ҷумла бо навҳо - в том числе по сортам					
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	253735	194227	39656	12505	7031	316	Республика Таджикистан
ш. Душанбе	14	6	4	4	-	-	г. Душанбе
Вилояти Суғд	86100	67991	12923	4291	831	64	Согдийская область
н. Ашт	9607	8648	853	96	10	-	р-н Аштский
н. Айнӣ	-	-	-	-	-	-	р-н Айнинский
ш. Конибодом	7821	5184	1467	1017	153	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	15892	11767	2185	1709	229	1	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	18228	12873	5232	124	-	-	р-н Зафараабадский
н. Маҷҷаҳон	16388	16353	10	3	22	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	7333	5313	1495	333	145	46	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	10831	7853	1681	1009	272	17	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
Вилояти Ҳатлон	164827	124909	25728	7866	6072	252	Ҳатлонская область
ш. Кӯлоб	3059	2384	639	22	13	-	г. Куляб
н. Восеъ	5462	3992	1455	7	8	-	р-н Восейский
н. МСА							р-н МСА
Ҳамадонӣ	5758	3468	1987	136	167	-	Ҳамадони
н. Фарҳор	6921	6107	510	71	233	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	9568	7369	361	1671	167	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	5733	3598	1057	347	731	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	9668	8390	698	349	231	-	р-н А. Джами
ш. Боҳтар	598	252	100	63	184	-	г. Боҳтар
н. Қӯшониён	16157	12385	2455	707	610	-	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	16256	11589	2066	893	1458	250	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	2503	2022	454	22	5	-	г. Левакант
н. Дустӣ	19632	15980	3155	40	457	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	9937	7043	1897	378	617	2	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхӯн	14492	8490	3750	2236	16	-	р-н Джайхӯн
н. Панҷ	2877	2272	502	69	34	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	7821	5979	1527	292	23	-	р-н Шартиусский
н. Қубодиён	9787	8221	1279	287	-	-	р-н Қубодиенский
н. Н. Ҳусрав	3511	2476	962	54	19	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	15087	12892	874	222	1099	-	р-н Явонский
НТҶ	2794	1321	1001	344	128	-	РРП
ш. Турсунзода	858	294	375	93	96	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	1221	587	454	179	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	360	224	102	28	6	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	178	127	29	18	5	-	р-н Рӯдакӣ
ш. Ваҳдат	177	89	41	26	21	-	г. Ваҳдат


**ИСТЕҲСОЛИ ПАХТАИ МАҲИННАХ АЗ РӮИ НАВҲО ДАР ҶУМҲУРИЙ
ДАР СОЛИ 1991 БО ФОИЗ**

**ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА – СЫРЦА
ПО СОРТАМ В РЕСПУБЛИКЕ
В 1991 ГОДУ, В %**



**ИСТЕҲСОЛИ ПАХТАИ МАҲИННАХ АЗ РӮИ НАВҲО ДАР ҶУМҲУРИЙ
ДАР СОЛИ 2024, БО ФОИЗ**

**ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА – СЫРЦА
ПО СОРТАМ В РЕСПУБЛИКЕ
В 2024 ГОДУ, В %**



**ИСТЕҲСОЛИ ПАХТАИ МАҲИННАХ БО НАВЪҲО ДАР СОЛИ 1991
ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА - СЫРЦА
ПО СОРТАМ ЗА 1991 ГОД**

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ	аз он ҷумла бо навъҳо - в том числе по сортам					Республика Таджикистан
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	189188	139905	18757	8610	19528	2388	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	7406	3566	3206	477	157	-	Согдийская обл.
н. Ашт	2500	2500	-	-	-	-	р-н Аштский
н. Б. Ғафуров	-	-	-	-	-	-	р-н Б. Ғафуров
н. Зафаробод	-	-	-	-	-	-	р-н Зафарабадский
ш. Конибодом	4906	1066	3206	477	157	-	г. Канибадам
н. Мастҷоҳ	-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Спитамен	-	-	-	-	-	-	р-н Спитамен
н. Ҷ. Расулов	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Расурова
Вилояти Ҳатлон	181782	136339	15551	8133	19371	2388	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	-	-	-	-	-	-	г. Қуляб
н. Восеъ	1300	975	101	49	175	-	р-н Восейский
р-н МСА	-	-	-	-	-	-	р-н МСА
н. МСА Ҳамадонӣ	3431	2573	289	145	413	11	Ҳамадони
н. Фарҳор	5705	4279	510	253	663	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	534	401	28	18	87	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	3059	2294	165	122	377	101	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	10310	7727	912	458	1110	103	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	23128	17346	1981	926	2785	90	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	15977	11983	1325	745	1824	100	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	12290	9217	961	551	1361	200	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	17138	12854	1522	708	2010	44	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	15714	11786	1414	633	1181	700	р-н Ҷайхунский
н. Панҷ	21286	15965	1912	928	2481	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	24313	18235	1988	1354	2701	35	р-н Шаҳритусский
н. Қубодиён	27052	20289	2431	1234	2099	999	р-н Қубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	-	-	-	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	553	415	12	9	112	5	р-н Явонский
НТҶ	-	-	-	-	-	-	РРП

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТАИ МАҲИННАХ БО НАВЪҲО ДАР СОЛИ 2019

**ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА - СЫРЦА
ПО СОРТАМ ЗА 2019 ГОД**

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ	аз он ҷумла бо навъҳо - в том числе по сортам					
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Произ- водство, всего	445	288	54	103	-	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд		-	-	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт		-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом		-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Маҷҷаҳоҳ		-	-	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Ҳатлон	445	288	54	103	-	-	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб		-	-	-	-	-	г. Кульаб
н. Восеъ		-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА							р-н МСА
Ҳамадонӣ		-	-	-	-	-	Ҳамадони
н. Фарҳор		-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Ҳурӯсон		-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ		-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён		-	-	-	-	-	р-н Кӯшониёнский
н. Ваҳш	445	288	54	103	-	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант		-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ		-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ		-	-	-	-	-	р-н Ҷ. Балҳӣ
н. Ҷайхун		-	-	-	-	-	р-н Ҷайхунский
н. Панҷ		-	-	-	-	-	р-н Панҷский
н. Шаҳритус		-	-	-	-	-	р-н Шаҳритусский
н. Қубодиён		-	-	-	-	-	р-н Қубодиёнский
н. Н.Хусрав		-	-	-	-	-	р-н Н. Хусрав
НТЧ		-	-	-	-	-	РРП

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТАИ МАҲИННАХ БО НАВЪҲО ДАР СОЛИ 2020

**ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА - СЫРЦА
ПО СОРТАМ ЗА 2020 ГОД**

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ	аз он ҷумла бо навъҳо - в том числе по сортам						
		I	II	III	IV	V		
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Произ- водство, всего	381	248	41	92	-	-	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд		-	-	-	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт		-	-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом		-	-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Маҷҷаҳоҳ		-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Ҳатлон		381	248	41	92	-	-	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб		-	-	-	-	-	-	г. Куляб
н. Восеъ		-	-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ		-	-	-	-	-	-	р-н М.С.А. Хамадони
н. Фарҳор		-	-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Ҳурӯсон		-	-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ		-	-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён		-	-	-	-	-	-	р-н Кушониёнский
н. Ваҳш	381	248	41	92	-	-	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант		-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ		-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ		-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун		-	-	-	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ		-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус		-	-	-	-	-	-	р-н Шаргуский
н. Қубодиён		-	-	-	-	-	-	р-н Қубодиёнский
н. Н.Хусрав		-	-	-	-	-	-	р-н Н. Хусрав
НТҶ		-	-	-	-	-	-	РРП

**ИСТЕҲСОЛИ ПАХТАИ МАҲИННАХ БО НАВЪҲО ДАР СОЛИ 2021
ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА - СЫРЦА
ПО СОРТАМ ЗА 2021 ГОД**

(тонна- тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ	аз он ҷумла бо навъҳо - в том числе по сортам					
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Произ- водство, всего	375	245	101	29	-	-
							Республика Таджикистан
Вилояти Суғд		-	-	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт		-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом		-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Мастҷоҳ		-	-	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Хатлон	375	245	101	29	-	-	Хатлонская область
ш. Кӯлоб	-	-	-	-	-	-	г. Кулъаб
н. Восеъ	-	-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ	-	-	-	-	-	-	р-н М.С.А. Хамадони
н. Фарҳор	-	-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Ҳурросон	-	-	-	-	-	-	р-н Ҳурросон
н. А. Ҷомӣ	-	-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Кӯшониён	-	-	-	-	-	-	р-н Кушониёнский
н. Ваҳш	375	245	101	29	-	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	-	-	-	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	-	-	-	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	-	-	-	-	-	-	р-н Қубодиёнский
н. Н.Хусрав	-	-	-	-	-	-	р-н Н. Хусрав
НТҶ		-	-	-	-	-	РРП

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТАИ МАҲИННАХ БО НАВЪҲО ДАР СОЛИ 2022

**ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА - СЫРЦА
ПО СОРТАМ ЗА 2022 ГОД**

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ	аз он ҷумла бо навъҳо - в том числе по сортам					
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Произ- водство, всего	289	215	74	-	-	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд		-	-	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт		-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом		-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Маҷтӯҳоҳ		-	-	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Ҳатлон	289	215	74	-	-	-	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб		-	-	-	-	-	г. Куляб
н. Восеъ		-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ		-	-	-	-	-	р-н М.С.А. Хамадони
н. Фарҳор		-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Ҳурӯсон		-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А.Ҷомӣ		-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён		-	-	-	-	-	р-н Кушониёнский
н. Ваҳш	289	215	74	-	-	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант		-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ		-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ		-	-	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхӯн		-	-	-	-	-	р-н Джайхӯнский
н. Панҷ		-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус		-	-	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён		-	-	-	-	-	р-н Қубодиёнский
н. Н.Хусрав		-	-	-	-	-	р-н Н. Хусрав
НТҶ		-	-	-	-	-	РРП

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТАИ МАҲИННАХ БО НАВЪҲО ДАР СОЛИ 2023

**ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА - СЫРЦА
ПО СОРТАМ ЗА 2023 ГОД**

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ	аз он ҷумла бо навъҳо - в том числе по сортам					
		I	II	III	IV	V	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Произ- водство, всего	471	396	75	-	-	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд		-	-	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт		-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом		-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Маҷҷаҳон		-	-	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Хатлон		471	396	75	-	-	Хатлонская область
ш. Кӯлоб		-	-	-	-	-	г. Куляб
н. Восеъ		-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ		-	-	-	-	-	р-н М.С.А. Ҳамадонӣ
н. Фарҳор		-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Ҳурӯсон		-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ		-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён		-	-	-	-	-	р-н Қушониёнский
н. Ваҳш		471	396	75	-	-	р-н Ваҳшский
ш. Левакант		-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ		-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ		-	-	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхӯн		-	-	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ		-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус		-	-	-	-	-	р-н Шартиусский
н. Қубодиён		-	-	-	-	-	р-н Қубодиёнский
н. Н.Хусрав		-	-	-	-	-	р-н Н. Хусрав
НТҶ		-	-	-	-	-	РРП

ИСТЕҲСОЛИ ПАХТАИ МАҲИННАХ БО НАВҲО ДАР СОЛИ 2024

**ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА - СЫРЦА
ПО СОРТАМ ЗА 2024 ГОД**

(тонна – тонн)

	Истеҳсол, ҳамагӣ	аз он ҷумла бо навҳо - в том числе по сортам						
		I	II	III	IV	V		
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Произ- водство, всего	280	255	10	-	-	15	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд		-	-	-	-	-	-	Согдийская область
н. Ашт		-	-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом		-	-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Мастҷоҳ		-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
Вилояти Ҳатлон	280	255	10	-	-	-	15	Ҳатлонская область
ш. Қӯлоб	-	-	-	-	-	-	-	г. Кулъаб
н. Восеъ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н М.С.А. Ҳамадонӣ
н. Фарҳор	-	-	-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Ҳурӯсон	-	-	-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н А. Ҷомӣ
н. Қӯшониён	-	-	-	-	-	-	-	р-н Қушониёнский
н. Ваҳш	280	255	10	-	-	-	15	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайҳун	-	-	-	-	-	-	-	р-н Джайҳунский
н. Панҷ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	-	-	-	-	-	-	-	р-н Шартузский
н. Қубодиён	-	-	-	-	-	-	-	р-н Қубодиёнский
н. Н.Хусрав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Н. Хусрав
НТЧ		-	-	-	-	-	-	РРП

ТАНОСУБИ ПАХТАИ НАВҲОИ I-II МАҲИННАХ ДАР ҲАҶМИ УМУМӢ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ХЛОПКА-СЫРЦА
I-II СОРТОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ**

(бо фоиз – в процентах)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	84	77	76	93	100	100	100	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	91	-	-	-	-	-	-	Согдийская обл.
н. Ашт	100	-	-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Коғибодом	87	-	-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Б. Ғафуров	-	-	-	-	-	-	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	-	-	-	-	-	-	-	р-н Зафараабадский
н. Маҷҷаҳоҳ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	-	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	-	-	-	-	-	-	-	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	-	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
н. Панҷакент	-	-	-	-	-	-	-	р-н Пенджикентский
ш. Исфара	-	-	-	-	-	-	-	р-н Исфаринский
Вилояти Ҳатлон	84	77	76	93	100	100	100	Ҳатлонская обл.
ш. Қӯлоб	-	-	-	-	-	-	-	г. Куляб
н. Восеъ	75	-	-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ	-	-	-	-	-	-	-	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	83	-	-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	84	-	-	-	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	-	-	-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	80	-	-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	80	-	-	-	-	-	-	р-н Кушониёнский
н. Ваҳш	84	77	76	93	100	100	100	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	83	-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	84	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	84	-	-	-	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	84	-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	83	-	-	-	-	-	-	р-н Шартусский
н. Қубодиён	84	-	-	-	-	-	-	р-н Қубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	-	-	-	-	-	-	-	р-н Яванский
НТҶ	-	-	-	-	-	-	-	РРП

**ТАНОСУБИ ЗАМИНИ КИШТИ ПАХТАИ
МАҲИННАХ ДАР ҲАҶМИ УМУМИИ ЗАМИНИ ПАХТА**

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСЕВОВ ХЛОПЧАТНИКА
ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ К ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА**

(бо фоиз – в процентах)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	20,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	1,9	-	-	-	-	-	-	Согдийская обл.
н. Ашт	18,2	-	-	-	-	-	-	р-н Аштский
ш. Конибодом	-	-	-	-	-	-	-	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	-	-	-	-	-	-	-	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	-	-	-	-	-	-	-	р-н Зафараабадский
н. Мастчоҳ	-	-	-	-	-	-	-	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	-	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	-	-	-	-	-	-	-	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	-	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
н. Панҷакент	-	-	-	-	-	-	-	р-н Пенджикентский
ш. Исфара	-	-	-	-	-	-	-	р-н Исфаринский
Вилояти Ҳатлон	31,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Ҳатлонская обл.
ш. Кӯлоб	-	-	-	-	-	-	-	г. Кулаб
н. Восеъ	4,1	-	-	-	-	-	-	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ	1,1	-	-	-	-	-	-	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	17,5	-	-	-	-	-	-	р-н Фарҳорский
н. Дангара	5,7	-	-	-	-	-	-	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	15,9	-	-	-	-	-	-	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	29,1	-	-	-	-	-	-	р-н А. Джами
н. Кӯшониён	44,1	-	-	-	-	-	-	р-н Кушониёнский
н. Ваҳш	35,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	-	-	-	-	-	-	-	г. Левакант
н. Дустӣ	31,8	-	-	-	-	-	-	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	36,5	-	-	-	-	-	-	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	46,3	-	-	-	-	-	-	р-н Джайхунский
н. Панҷ	68,3	-	-	-	-	-	-	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	48,8	-	-	-	-	-	-	р-н Шартусский
н. Кубодиён	59,7	-	-	-	-	-	-	р-н Кубодиёнский
н. Н. Ҳусрав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	1,4	-	-	-	-	-	-	р-н Яванская
НТЧ	-	-	-	-	-	-	-	РРП

ХАРОЧОТИ ОБ БА 1 ГЕКТАР ЗАМИНИ КИШТИ ПАХТА, метри мӯқааб

РАСХОД ВОДЫ НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ ХЛОПЧАТНИКА, м³

	2019		2020		2021		
	ҳақиқӣ факт	меъёр потреб- ностъ	ҳақиқӣ факт	меъёр потреб- ностъ	ҳақиқӣ факт	меъёр потреб- ностъ	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	9938	9912	10000	10000	10000	10000	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	12065	12065	11671	11671	11671	11671	Согдийская обл.
н. Ашт	12400	12500	12400	12400	12400	12400	р-н Аштский
Конибодом	11300	11300	11300	11300	11300	11300	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	12400	12400	12400	12400	12400	12400	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	15500	15500	13000	13000	13000	13000	р-н Зафараабадский
н. Мастҷоҳ	12000	12000	12000	12000	12000	12000	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	10855	10855	9870	9870	9870	9870	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
ш. Исфара	-	-	-	-	-	-	г. Исфара
Вилояти Ҳатлон	10000	9922	10000	10000	10000	10000	Ҳатлонская обл.
ш. Қӯлоб	9550	9720	10000	10000	10000	10000	г. Куляб
н. Восеъ	9500	9720	10000	10000	10000	10000	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадон	9550	9720	10000	10000	10000	10000	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	9550	9720	10000	10000	10000	10000	р-н Фарҳорский
н. Дангар	9550	9720	10000	10000	10000	10000	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Қушониёнский
н. Ваҳш	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Ваҳшский
Левакант	10000	10000	10000	10000	10000	10000	г. Левакант
н. Дустӣ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Дустӣ
н. Ҷ. Балҳӣ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Дж. Балҳӣ
н. Ҷайхун	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Джайхунский
н. Панҷ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Шартусский
н. Қубодиён	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Кубодиенский
н. Н. Ҳусрав	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Явандский
НТҶ	7750	7750	7750	7750	7750	7750	РРП
ш. Турсунзода	7750	7750	7750	7750	7750	7750	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	7750	7750	7750	7750	7750	7750	г. Гиссар
н. Шаҳринав	7750	7750	7750	7750	7750	7750	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	7750	7750	7750	7750	7750	7750	р-н Рудакӣ
ш. Ваҳдат	7750	7750	7750	7750	7750	7750	г. Ваҳдат

ХАРОЧОТИ ОБ БА 1 ГЕКТАР ЗАМИНИ КИШТИ ПАХТА, метри мӯқааб

РАСХОД ВОДЫ НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ ХЛОПЧАТНИКА, м³

	2022		2023		2024		
	меър потреб- ность	ҳақиқӣ факт	меър потреб- ность	ҳақиқӣ факт	меър потреб- ность	ҳақиқӣ факт	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	10000	10000	10000	10000	10000	10000	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	11671	11671	11671	11671	11671	11671	Согдийская обл.
н. Ашт	12400	12400	12400	12400	12400	12400	р-н Аштский
ш. Конибодом	11300	11300	11300	11300	11300	11300	г. Канибадам
н. Б. Гафуров	12400	12400	12400	12400	12400	12400	р-н Б. Гафуров
н. Зафаробод	13000	13000	13000	13000	13000	13000	р-н Зафараабадский
н. Мастҷоҳ	12000	12000	12000	12000	12000	12000	р-н Матчинский
н. Ҷ. Расулов	9870	9870	9870	9870	9870	9870	р-н Дж. Расурова
н. Спитамен	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Спитамен
ш. Истаравшан	-	-	-	-	-	-	г. Истаравшан
ш. Исфара	-	-	-	-	-	-	г. Исфара
Вилояти Ҳатлон	10000	10000	10000	10000	10000	10000	Ҳатлонская обл.
ш. Қӯлоб	10000	10000	10000	10000	10000	10000	г. Куляб
н. Восеъ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Восейский
н. МСА Ҳамадонӣ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н МСА Ҳамадони
н. Фарҳор	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Фарҳорский
н. Дангара	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Дангаринский
н. Ҳурӯсон	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Ҳурӯсон
н. А. Ҷомӣ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н А. Джами
н. Қӯшониён	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Қӯшониёнский
н. Ваҳш	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Ваҳшский
ш. Левакант	10000	10000	10000	10000	10000	10000	г. Левакант
н. Дустӣ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Дусти
н. Ҷ. Балҳӣ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Дж. Балҳи
н. Ҷайхун	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Ҷайхунский
н. Панҷ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Пянҷский
н. Шаҳритус	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Шартиусский
н. Қубодиён	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Қубодиенский
н. Н. Ҳусрав	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Н. Ҳусрав
н. Ёвон	10000	10000	10000	10000	10000	10000	р-н Явонский
НТҶ	7750	7750	7750	7750	7750	7750	РРП
ш. Турсунзода	7750	7750	7750	7750	7750	7750	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	7750	7750	7750	7750	7750	7750	г. Гиссар
н. Шаҳринав	7750	7750	7750	7750	7750	7750	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	7750	7750	7750	7750	7750	7750	р-н Рӯдаки
ш. Ваҳдат	7750	7750	7750	7750	7750	7750	г. Ваҳдат

**ҲАМАИ НАМУДИ ТАМҒАҲОИ ТЕХНИКАИ КИШОВАРЗӢ
ВСЕХ МАРОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ**

(воеҳид – единиц)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	37054	27776	27376	27590	27324	27731	27526	Республика Таджикистан
Душанбе	-	134	145	169	197	229	236	Душанбе
ВМҚБ	432	242	284	295	298	295	294	ГБАО Согдийская область
Вилояти Суғд	11056	8548	7833	7881	7781	7590	7340	Хатлонская область
Вилояти Хатлон	20043	13155	13045	13173	13396	13633	13634	РРП
НТҶ	5523	5697	6069	6072	5652	5984	6022	
ш. Турсунзода	946	1720	1988	2000	1567	1658	1685	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	1582	625	627	617	617	621	635	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	603	594	529	523	518	522	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	958	694	697	695	685	686	692	р-н Рӯдакӣ
н. Варзоб	100	40	40	42	42	42	40	р-н Варзобский
ш. Ваҳдат	849	627	637	633	625	623	640	г. Ваҳдат
н. Файзобод	221	229	231	242	247	252	272	р-н Файзабадский
н. Нурабод	92	132	130	135	132	143	153	р-н Нурабодский
н. Санѓвор	26	131	130	132	132	132	133	р-н Санѓворский
н. Рашт	430	294	391	408	433	628	646	р-н Раштский
н. Тоҷикобод	153	337	339	347	354	367	277	р-н Таджикободский
н. Лаҳш	166	252	252	279	282	300	313	р-н Laҳshskiy
ш. Рогун	-	13	13	13	13	14	14	г. Рогун

**АВТОМОБИЛҲОИ БОРКАШ
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ**

(воеҳид – единиц)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	18307	1791	1684	1835	1819	1562	1604	Республика Таджикистан
Душанбе	-	-	-	-	-	10	-	Душанбе
ВМҚБ	648	14	11	11	11	11	12	ГБАО
Вилояти Суғд	5315	1142	949	1134	1094	834	884	Согдийская область
Вилояти Хатлон	8339	357	331	317	317	312	307	Хатлонская область
НТҶ	4005	277	393	373	397	395	401	РРП
ш. Турсунзода	450	17	17	15	15	15	27	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	613	35	40	35	37	37	36	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	32	20	11	11	11	11	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	864	15	12	9	10	10	10	р-н Рӯдакӣ
н. Варзоб	-	2	2	2	2	4	4	р-н Варзобский
ш. Ваҳдат	621	25	26	24	27	23	22	г. Ваҳдат
н. Файзобод	224	38	162	162	162	162	162	р-н Файзабадский
н. Нурабод	354	-	-	-	-	-	-	р-н Нурабодский
н. Санѓвор	-	93	93	93	111	111	111	р-н Санѓворский
н. Рашт	621	2	2	3	3	3	3	р-н Раштский
н. Тоҷикобод	-	5	5	5	5	5	1	р-н Таджикободский
н. Лаҳш	258	-	1	1	1	1	1	р-н Laҳshskiy
ш. Рогун	-	13	13	13	13	13	13	г. Рогун

ЯДАКХОИ ТРАКТОРИЙ

ТРАКТОРНЫЕ ПРИЦЕПЫ

(воҳид – единиц)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Республика
Ҷумҳурии								Таджикистан
Тоҷикистон	18339	9407	8968	8597	8640	8431	8488	Таджикистан
Душанбе	-	32	15	16	17	31	28	Душанбе
ВМҚБ	232	109	115	120	121	117	115	ГБАО
Вилояти Суғд	5682	2677	2209	2058	1956	1821	1777	Согдийская область
Вилояти Ҳатлон	10032	3956	4072	3866	4109	4030	4112	Ҳатлонская область
НТҶ	2693	2643	2557	2537	2437	2432	2456	РРП
ш. Турсунзода	455	1137	1211	1224	1069	1079	1087	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	433	395	400	394	389	385	382	г. Гиссар
н. Шаҳринав	284	259	238	216	210	209	211	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	548	183	182	181	175	174	174	р-н Рӯдакӣ
н. Варзоб	28	3	3	3	3	3	3	р-н Варзобский
ш. Ваҳдат	532	277	90	91	151	152	149	г. Ваҳдат
н. Файзобод	108	98	99	99	100	100	98	р-н Файзабадский
н. Нуробод	24	52	52	51	48	50	52	р-н Нурободский
н. Санѓвор	11	59	59	55	55	55	55	р-н Санѓворский
н. Рашт	154	46	88	88	92	78	91	р-н Раштский
н. Тоҷикобод	59	21	81	80	90	91	85	р-н Таджикободский
н. Лаҳш	57	50	51	52	52	53	66	р-н Laҳshskiy
ш. Рогун	-	3	3	3	3	3	3	г. Рогун

ИСПОРҲОИ ТРАКТОРИЙ

ПЛУГИ ТРАКТОРНЫЕ

(воҳид – единиц)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Республика
Ҷумҳурии								Таджикистан
Тоҷикистон	9449	9794	10181	10280	10356	10837	11149	Таджикистан
Душанбе	-	52	72	122	104	125	140	Душанбе
ВМҚБ	184	160	218	220	229	229	244	ГБАО
Вилояти Суғд	2725	2706	2609	2375	2371	2494	2506	Согдийская область
Вилояти Ҳатлон	4995	4400	4608	4743	4806	4863	4889	Ҳатлонская область
НТҶ	1545	2476	2674	2820	2846	3126	3370	РРП
ш. Турсунзода	282	476	614	620	629	746	844	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	262	320	321	326	324	328	328	г. Гиссар
н. Шаҳринав	109	204	192	188	190	176	179	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	262	423	425	428	428	430	432	р-н Рӯдакӣ
н. Варзоб	47	9	9	9	9	9	11	р-н Варзобский
ш. Ваҳдат	208	406	379	383	389	390	391	г. Ваҳдат
н. Файзобод	75	175	177	181	182	184	199	р-н Файзабадский
н. Нуробод	43	66	66	72	74	76	84	р-н Нурободский
н. Санѓвор	19	56	56	81	81	81	81	р-н Санѓворский
н. Рашт	137	82	172	175	177	217	249	р-н Раштский
н. Тоҷикобод	43	87	89	158	163	271	281	р-н Таджикободский
н. Лаҳш	58	166	168	188	189	207	280	р-н Laҳshskiy
ш. Рогун	-	6	6	11	11	11	11	г. Рогун

МОШИНҲОИ ПАХТАЧИНӢ
ХЛОПКОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

(адад – единиц)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Республика Таджикистан
Ҷумҳурии Тоҷикистон	3011	70	95	45	34	30	18	
Душанбе	-	-	-	1	1	1	1	Душанбе
Вилояти Суғд	1208	58	83	33	22	18	6	Согдийская область
Вилояти Ҳатлон	1626	12	11	11	11	11	11	Ҳатлонская область
НТҶ	177	-	-	-	-	-	-	РРП
ш. Турсунзода	58	-	-	-	-	-	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	88	-	-	-	-	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	31	-	-	-	-	-	-	р-н Рудаки
н. Варзоб	-	-	-	-	-	-	-	р-н Варзобский
ш. Ваҳдат	-	-	-	-	-	-	-	г. Ваҳдат
н. Файзобод	-	-	-	-	-	-	-	р-н Файзабадский
н. Нурабод	-	-	-	-	-	-	-	р-н Нурабодский
н. Санѓвор	-	-	-	-	-	-	-	р-н Санѓворский
н. Рашт	-	-	-	-	-	-	-	р-н Раштский
н. Тоҷикобод	-	-	-	-	-	-	-	р-н Таджикободский
н. Лаҳш	-	-	-	-	-	-	-	р-н Лаҳшский
ш. Рогун	-	-	-	-	-	-	-	г. Рогун

НАРМКУНАҚҲОИ ТРАКТОРӢ
КУЛЬТИВАТОРЫ ТРАКТОРНЫЕ

(вхид – единиц)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Республика Таджикистан
Ҷумҳурии Тоҷикистон	8672	3382	3269	3390	3363	3475	3522	
Душанбе	-	-	-	32	32	33	45	Душанбе
ВМҚБ	61	25	32	32	33	32	32	ГБАО
Вилояти Суғд	2755	1275	1152	1261	1235	1358	1340	Согдийская область
Вилояти Ҳатлон	4668	1765	1761	1774	1760	1746	1753	Ҳатлонская область
НТҶ	1188	291	302	291	303	306	352	РРП
ш. Турсунзода	322	40	40	30	29	27	26	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	243	70	71	69	69	71	71	г. Гиссар
н. Шаҳринав	101	30	23	17	17	17	23	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	159	31	34	34	34	34	34	р-н Рудаки
н. Варзоб	1	4	4	4	4	4	4	р-н Варзобский
ш. Ваҳдат	182	27	23	21	24	24	23	г. Ваҳдат
н. Файзобод	32	10	10	10	10	11	10	р-н Файзабадский
н. Нурабод	19	6	6	7	7	8	10	р-н Нурабодский
н. Санѓвор	11	3	3	5	5	6	6	р-н Санѓворский
н. Рашт	67	9	25	43	43	43	43	р-н Раштский
н. Тоҷикобод	18	13	15	15	15	15	17	р-н Таджикободский
н. Лаҳш	33	21	29	29	35	45	84	р-н Лаҳшский
ш. Рогун	-	-	1	1	1	1	1	г. Рогун

МОШИНАҲОИ КУРАКГУНДОР

КУРАКОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

(адад – единиц)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Республика Таджикистан
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1030	26	16	20	14	13	13	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	273	24	13	18	12	11	11	Согдийская область
Вилояти Ҳатлон	639	1	3	2	2	2	2	Ҳатлонская область
НТҶ	118	-	-	-	-	-	-	РРП
ш. Турсунзода	57	-	-	-	-	-	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	39	-	-	-	-	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	22	-	-	-	-	-	-	р-н Рӯдакӣ
н. Варзоб	-	-	-	-	-	-	-	р-н Варзобский
ш. Ваҳдат	-	-	-	-	-	-	-	г. Ваҳдат

ПАХТАЧУДОКУНАКҲО

ВОРОХООЧИСТИЛЕИ ХЛОПКА

(адад – единиц)

	1991	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Республика Таджикистан
Ҷумҳурии Тоҷикистон	2019	86	28	27	16	16	16	Республика Таджикистан
Вилояти Суғд	662	81	28	27	16	16	16	Согдийская область
Вилояти Ҳатлон	1105	-	-	-	-	-	-	Ҳатлонская область
НТҶ	252	5	-	-	-	-	-	РРП
ш. Турсунзода	102	-	-	-	-	-	-	г. Турсунзаде
ш. Ҳисор	62	-	-	-	-	-	-	г. Гиссар
н. Шаҳринав	-	-	-	-	-	-	-	р-н Шаҳринавский
н. Рӯдакӣ	60	-	-	-	-	-	-	р-н Рӯдакӣ
н. Варзоб	-	-	-	-	-	-	-	р-н Варзобский
ш. Ваҳдат	28	-	-	-	-	-	-	г. Ваҳдат

Пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991, 2019 - 2024
маҷмӯаи оморӣ

Масъули нашр

- таҳияи ҳуҷҷати асосӣ
- иҷроқунанда
- барои нашри маҷмӯа

Сардори раёсати омори кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист
– Қосимов Ҳ.М. тел: 227-81-14

Сармуҳаҳисси раёсати омори кишоварзӣ ва ҳифзи
муҳити зист – Сидикова Ф.
тел: 227-54-08

Муассисаи давлатии «МКҲ» - и
Агентии омори назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Курбонов С.М.
227-96-09

Фармоиши №_____

Адади нашр 70 нусха

Ба чоп супорида шуд 29.07.2025

Раёсати таъцилии табъу нашри Муассисаи давлатии «МКҲ» -и
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хлопководство в Республике Таджикистан за 1991, 2019 - 2024 гг.
статистический сборник

Ответственный за выпуск
Основного документа

Начальник управления статистики сельского
хозяйства и охраны окружающей среды
Қосимов Ҳ.М.
тел. 227-81-14

- исполнитель

Главный специалист управления статистики
сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Сидикова Ф. тел. 227-54-08

- За выпуск тиража

Начальник Государственного учреждения
«ГВЦ» Агентства по статистике
при Президенте Республики Таджикистан
Курбонов С.М.
227-96-09

Заказ №_____

Тираж 70 экз.

Сдано в печать

29.07.2025 года

Государственное учреждение
«ГВЦ» Агентства по статистике
при Президенте Республики Таджикистан